



Methodological Report on TEW-CCA Youth Transition Surveys in Azerbaijan, Georgia and Tajikistan

Appendix IV-2: Tajikistan: Household Screening and Individual Questionnaire in Tajik

Muzaffar Olimov¹⁾, Saodat Olimova¹⁾, Subhon Ashurov¹⁾²⁾ and Loiq
Mirov¹⁾²⁾

¹⁾ SHARQ (ORIENS) Research Center, Dushanbe, Tajikistan

²⁾ Technological University of Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan

TEW-CCA Working Paper No. 3

Version 1.0

Household Screening

1. Маълумоти умумӣ: Маълумот барои тамос бо хонавода ва маълумоти умумӣ оиди интихоб ва мусоҳиба

H1. Ном ва ID-и сӯҳбаторо

а) Ном: _____ б) ID: _____

H2. Минтақа ва маҳали ҷойгиршавии хонавода

а) Вилоят: _____ б) Ноҳия: _____ в) Деҳа/шаҳр: _____

H3. Маълумот оиди ташрифҳо ва натиҷаи ташрифҳо

H3. рақами ташри ф	H4. Санаи ташриф (рр/ММ/СССС)	H5. Соати ташриф (Дар шакли 24- соата)	H6. Оё интихоби хонавода доир гардид (нигаред Қисми 2)? (1) Ҳа. → Гузаред ба Н7 (2) Не. Дар ин суроға хонавода зиндагӣ намекунад. → ҚАТЪИ ПУРСИШ (3) Не. Дар хона касе нест. → ТАШРИФИ 2-юм ва 3-юм (4) Не. Зеро нафар(-он) -и мувофиқ имкони пурра ҷавоб додан ба саволҳои интихобиро надошт. → ТАШРИФИ 2-юм ва 3-юмро дар зеро Н9 қайд намоед (5) Не. Зеро (ҳамаи) ин нафар(он) аз пуркунии саволҳои интихобӣ даст кашиданд → ҚАТЪИ ПУРСИШ	H7. Оё нафар(он)- и лозимӣ пас аз саволҳои интихобӣ муайян карда шуданд? (нигаред Қисми 2)? (1) Ҳа. → Гуза ред ба Н8 (2) Не. → ҚАТЪИ ПУРСИШ	H8. Оё пурсиш бо шахси мувофиқи рӯзи таваллудаш охири (=шахси зарурӣ) бомуваффақият доир гардид. (нигаред ҚИСМИ 3 ва Пурсишномаи асосӣ)? (1) Ҳа. (2) Не. Шахси зарурӣ дар хона набуд. → ТАШРИФИ 2-юм ва 3-юм ва дар зеро Н10 ва Н11 қайд намоед (3) Не. Шахси зарурӣ имкони дар пурсиш иштирок карданро надошт (вақт набудан, беморӣ, ва диг.) → Гузаред ба Н9 (4) Не. Пурсиш қисман доир гардид → Гузаред ба Н9 (5) Не. Шахси зарурӣ аз ҷавоб даст кашид/ аз иштирок дар пурсиш даст кашид. → ҚАТЪИ ПУРСИШ	H9. Пурсед, агар Н8=3ё 4: Оё шахси зарурӣ, ки рӯзи таваллудаш охирӣ буд (=шахси зарурӣ) меҳода пурсишро дар рӯзи дигар давом диҳед? (1) Ҳа → Дар зеро Н10 ва Н11 қайд намоед (2) Не → ҚАТЪИ ПУРСИШ
1						
2						
3						

H10. Маълумоти умумӣ барои тамос бо хонавода

Рақами телефон: _____

Қайдҳои иловагӣ барои сӯҳбаторо оиди тамос бо хонавода ва ташрифҳои оянда барои интихоб:

H11. Маълумоти оиди тамос бо шахси зарурӣ (=шахси мувофиқ, ки рӯзи таваллудаш охири аст)

Рақами телефон: _____ Email\Почтаи электронӣ(агар бошад): _____

Қайдҳои иловагӣ барои сӯҳбаторо оиди тамос бо шахси зарурӣ ва санаи вақт барои идома додани пурсиш:

2. Муаррифнима барои хонавода ва интихоб дар сатҳи хонавода

2.1. Лутфан худро ба шахси пешвозгиранда муаррифӣ намуда мақсади асосии тадқиқотро фаҳмонед:

Номи ман _____ мебошад. Ман дар ин лоиҳаи илмии тадқиқотӣ ба сифати сӯҳбаторо кор мекунам. Ин Лоиҳа аз тарафи Маркази илмӣ-тадқиқоти ШАРҚ, ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст, амалӣ гардонида мешавад. Дар доираи ин тадқиқот мо бо 2000 нафар ҷавонони тамоми Тоҷикистон пурсиш гузаронида, таҷрибаи ҷавононро ҳангоми гузариши онҳо аз таҳсилот ба меҳнат ва таҷрибаҳои кори аввалини онҳо ва шароити зисти онҳоро меомӯзем. Натиҷаҳои тадқиқот ба оммаи васеи Тоҷикистон пешниҳод гардида, барои беҳтар гардонидани шароити зисти насли навраси Тоҷикистон ёрӣ мерасонанд. Мо бисёр миннатпазир мебудем, агар Шумо дар ин кор ба мо ёрӣ расонед.

Пурсиш тақрибан 25-40 дақиқа вақтатонро мегирад. Мо танҳо саволҳои меъерӣ ва ҳолисона(бетарафона) медиҳем. Маълумоти гирифташуда пурра анонимӣ \маҳрамона мебошад.

Мувофиқи меъёрҳои илмӣ мусоҳиб тасодуфан интихоб мешавад. Мо аллакай хонаводаи Шуморо тасодуфан интихоб намудем ва қадами оянда - ин интихоби тасодуфии мусоҳиби ҷавон дар ин хонавода мебошад. Барои муайян намудани ин нафар ба мо маълумоти асосии аъзоёни ин хонавода заруранд. Лутфан, тамоми аъзоёни ин хонаводаро номбар намоед, ҳатто агар ҳоло дар хона ҳузур надошта бошанд.

Лутфан, дар хотир дошта бошед ки роҳбари тадқиқот мумкин аст ба ин хонавода дар тамос шавад, то натиҷаи мусоҳибаро санҷад. Ин кор танҳо барои санҷиши сифати кори ман мебошад.

➤ *Агар нафари мусоҳиб ягон саволи иловагӣ дошта бошад, ё ягон шубҳа дошта бошад ва ё на он қадар хоҳиши ҷавоб додан ба саволҳоро дошта бошад, аз “ДАСТУРИ ИНТИХОБИ ПУРСИШ” истифода баред.*

2.2. Саволҳои интихобӣ дар сатҳи хонавода

No.	S1. Ном?	S2. Чинс? (1) Мард (2) Зан	S3. Синну сол? (бо солҳо)	<u>Ин саволро танҳо аз аъзоёне пурсед, ки синашон 18 то 35 бошад:</u> S4. Оё ин нафар айни замон дар ягон ҷой таҳсил мекунад? <i>Барои фаҳмо шудан ба шарҳҳои ҷадвали зер нигаред</i> (1) Ҳа (2) Не	<u>Ин саволро танҳо аз аъзоёне пурсед, ки аз 18 то 35 сола мебошанд ва айни замон дар ягон ҷой таҳсил намекуанд:</u> S5. Кадом сол ин нафар таҳсилоти расмиро ба поён расонид ва ё қатъ намуд? <i>“таҳсилоти бапоёнрасонидашуда” ин “хатми бомувафақият”-и муассисаи таҳсилотии охирина мебошад, ки шумо ба он дохил шуда будед.</i> – “қатъи таҳсилот” ин “номувафақшудан/хориҷ шудан/партофтани” муассисаи таҳсилотии охирина мебошад, ки шумо ба он дохил шуда будед.	S6. Аз тарафи худӣ сӯҳбаторо пур карда мешавад: Дар рости нафари мувофиқ “X” ро қайд намоед, яъне нафаре, ки аз 18 то 35 сола буда, дар таҳсилоти намебошад ва таҳсилотро миёни Январии 2006 ва Декабри 2015 хатм намудааст/қатъ кардааст. Шахси зарурӣ бо “S” ишора намоед.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Таҳсилоти расмӣ ин таҳсилот ё таълим дар муассисаи давлатӣ ё хусусӣ ба шумор меравад.

- Мусоҳиб дар **таҳсилоти расмибуда** ба шумор меравад, агар вай таҳсилоти расмиро дар якҷоягӣ бо дигар фаъолияти иҷро намояд (масалан кор).
- Талабагон/донишҷӯёне, ки дар таътил (каникул) мебошанд ва донишҷӯёне, ки таҳсилро қатъ кардаанд бо сабаби нигоҳубини тифл, ҳомила ва ё беморӣ ҳамчун нафарони дар **таҳсилоти расмибуда** шинохта мешаванд.
- Донишҷӯёне, ки муваққатан таҳсил намекуанд, кор намекуанд ва корҷӯӣ намебошанд ва дар оянда нақши давом додани таҳсилро доранд чун нафари **дар таҳсилоти расмибуда** шинохта мешаванд.

Тартиби интихоб аз рӯи таваллуди охирина: Танҳо рӯзи таваллуди нафарони мувофиқро пурсед ва нафареро интихоб намоед, ки рӯзи таваллудашон охирина буд.

3. Муаррифнима барои шахси зарурӣ ва пурсишномаи тадқиқот

3.1. Лutfан худро ба шахси зарурӣ муаррифи намуда, мақсади асосии тадқиқотро фаҳмонед:

➤ *Матни зеринро хонед, агар шахси зарурӣ ва шахси пешвозгиранда нафарони гуногун бошанд.*

Номи ман _____ мебошад. Ман дар ин лоиҳаи илмӣ тадқиқотӣ ба сифати сӯҳбаторо кор мекунам. Ин Лоиҳа аз тарафи Маркази илмӣ-тадқиқотии ШАРҚ, ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст, амалӣ гардонида мешавад. Дар доираи ин тадқиқот мо бо 2000 наффар ҷавонони тамоми Тоҷикистон пурсиш гузаронида, таҷрибаи ҷавононро ҳангоми гузариши онҳо аз таҳсилот ба меҳнат ва таҷрибаҳои кори аввалини онҳо ва шароити зисти онҳоро меомӯзем. Натиҷаҳои тадқиқот ба оммаи васеи Тоҷикистон пешниҳод гардида, барои беҳтар гардонидани шароити зисти насли навраси Тоҷикистон ёрӣ мерасонанд.

Дар асоси маълумоти пешниҳоднамудаи _____ (намояндаи хонавода), мо Шуморо тасодуфан аз миёни нафарони мувофиқи ин хонавода интихоб намудем. Пештар ҳуди хонавода низ тасодуфан интихоб шуда буд.

Пурсиш тақрибан 25-40 дақиқа вақтатанро мегирад. Мо танҳо саволҳои меъёрӣ ва ҳолисона (бетарафона) медиҳем. Маълумоти гирифташуда пурра анонимӣ\ маҳрамона мебошад. Иштирок дар ин тадқиқот ихтиёрист.

Агар Шумо иштирок дар ин тадқиқотро қабул дошта бошед, мо махфияти маълумоти гирифташударо пурра кафолат медиҳем. Дилхоҳ маълумоти шахсӣ (мисли, суроға, номҳо, рақами телефон) нест карда мешаванд ва танҳо ҷавобҳои анонимии Шумо ба саволҳои Саволнома барои сирф тадқиқоти илмӣ истифода бурда мешаванд. Шумо метавонед аз ҷавоб ба дилхоҳ савол даст кашед ва ҳангоми мусоҳиба, дар дилхоҳ ҳолат аз ҷавобдиҳӣ худдорӣ намоед.

Мо миннатпазир мебудем, агар Шумо ба мо дар пуркунии Саволнома кӯмак мекардед. Бо ҷавобҳои худ ба Саволнома Шумо барои инъикоси беғаразонаи вазъияти ҷавонони Тоҷикистон ёрӣ мерасонидед ва барои беҳбуди вазъии ҷавонони Тоҷикистон саҳми худро мегузоштед.

Лutfан, ба назар гиред, ки роҳбари тадқиқот мумкин аст ба ин хонавода дар тамос шавад, то натиҷаи мусоҳибаро санҷад. Ин кор танҳо барои санҷиши сифати кори ман мебошад.

➤ *Агар нафари мусоҳиб ягон саволи иловагӣ дошта бошад, ё ягон шубҳа дошта бошад ва ё на он қадар хоҳиши ҷавоб додан ба саволҳоро дошта бошад, аз “ДАСТУРИ ИНТИХОБИ ПУРСИШ” истифода баред.*

Сӯҳбаторо: Акнун ба пуркунии саволномаи тадқиқот шурӯъ намоед!

4. Саволҳо оиди мусоҳиба (пас аз мусоҳиба пур карда мешавад)

11. Давомнокии пурраи мусоҳиба?

_____ дақиқа

12. Агар мусоҳиба қисман доир гардид ва мусоҳиб аз давом додани мусоҳиба дар вақти дигар даст кашид: Сабаб(ҳо)и асосии қатъи мусоҳиба чӣ буд(анд)? [Метавонед якчанд ҷавобро интихоб намоед]

- (1) Мусоҳиб гуфт, ки мусоҳиба хело тӯлонист.
- (2) Мусоҳиб монда/хаста/рӯҳафтада шуд.
- (3) Ҳангоми мусоҳиба мусоҳиб ҳудро на он қадар хуб ҳис мекард.
- (4) Мусоҳиб аз ҷавоби саволҳо душворӣ ҳис кард/саволҳо нофаҳмо буданд.
- (5) Мусоҳиб саволҳоро ниҳоят шахсӣ дониста аз ҷавоб ба онҳо саркашӣ кард.
- (6) Аз сабаби ҳузур доштани аъзоёни дигари оила, мусоҳиб нахост, то мусоҳиба давом дода шавад.
- (7) Мусоҳиб сабаби қатъи мусоҳибаро нагуфт.

13. Оё дигар нафарон ҳангоми мусоҳиба ҳузур доштанд? Агар ҲА, киҳо буданд? [Якчанд ҷавоб имкон дорад]

➤ *Танҳо нафареро нишон диҳед, ки зиёда аз 10 дақиқа ҳузур дошт ва ба мусоҳиба таваҷҷӯҳ намуд.*

- (1) Касе набуд.
- (2) Падар ҳузур дошт.
- (3) Модар ҳузур дошт.
- (4) Ҳамсар ҳузур дошт.
- (5) Бародар(он)-и аз 6 сола боло ҳузур доштанд.
- (6) Хоҳарони(он)-и аз 6 сола боло ҳузур доштанд.
- (7) Кӯдакони худи мусоҳиб ҳузур доштанд.
- (8) Дигар хешони мард ҳузур доштанд
- (9) Дигар хешони зан ҳузур доштанд
- (10) Ҳамсоҷаҳо/Шиносоҷаҳо/рафиқон ҳузур доштанд

14. Тамоми дигар ҳолатҳоеро, ки ба рафти мусоҳиба таъсир расониданд, қайд намоед.

5. Қисми Супервайзер

Танҳо аз тарафи супервайзер пур карда мешавад!

SU1. Ном ва ID-и супервайзер

Ном: _____ ID: _____

SU2. Оё дурустии интихоби шахси зарурӣ ҳаноми интихоб тафтиш шуд? Агар Ҳа кай?

(1) Тафтиш нашуд → **Гузаред ба SU4**

(2) Санчида шуд дар санаи _____ (рр/мм/сссс) соати _____ (сс:мм) →
Гузаред ба SU3

SU3. Рафти интихоб ва интихоби шахси зарурӣ чӣ тарз тафтиш карда шуд?

(1) Тамос бо телефон

(2) Ташрифи шахсӣ

SU4. Оё мӯсоҳиба бо шахси зарурӣ тафтиш карда шуд? Агар Ҳа, кадом вақт?

(3) Тафтиш нашудааст → **ПОЁНИ САВОЛНОМА**

(4) Санчида шуд дар санаи _____ (рр/мм/сссс) соати _____ (сс:дд) → **Гузаред ба SU5**

SU5. Мӯсоҳиб бо Шахси зарурӣ чӣ тарз тафтиш карда шуд?

(1) Тамос бо телефон

(2) Ташрифи шахсӣ

6. Рамзгузорӣ, воридкунӣ ва санҷиши сифат

Танҳо аз тарафи шахсони рамзгузор ва санҷишгарони сифат пур карда мешавад!

D1. Ном ва ID-и рамзгузор

Ном: _____ ID: _____

D2. Санаи рамзгузорӣ (рр/мм/сссс)

D3. Ном ва ID-и нафаре, ки сифати рамзгузори санҷидааст

Ном: _____ ID: _____

D4. Санаи санҷиши сифати рамзгузорӣ(рр/мм/сссс)

D5. Ном ва ID-и воридкунандаи маълумот

Ном: _____ ID: _____

D6. Санаи воридкунӣ (рр/мм/сссс)

D7. Ном ва ID-и нафаре, ки сифати воридоти маълумотро санҷидааст

Ном: _____ ID: _____

D8. Санаи санҷиши сифати воридоти маълумот (рр/мм/сссс)

Individual Questionnaire

Қисми I: Саволҳои озмоишӣ барои муайян намудани гурӯҳи таҳти таҳқиқ, яъне шахсоне, ки дар синни 18-35 қарор доранд, касоне ки таҳсилоти расмиро аз 1 январи соли 2006 то 31 декабри соли 2015 ба анҷом расонидаанд ва ё қатъ намудаанд.

101. Санаи таваллудатон чанд аст?

Сол _____

Моҳ _____

[Агар мусоҳиб дар лаҳзаи пурсиш то 18 сола ва ё аз 35 сола калонтар бошад → **ИН ГУРҶҲ ПУРСИДА НАМЕШАВАД**]

102. Чинс[лутфан, чинси шахсро ишора намоед, пурсед, агар номуайян бошад]

(1) Мард

(2) Зан

103. Оё феълан дар сабти таҳсилоти расмӣ қарор доред/таҳсил менамоед?

- Таҳсилоти расмӣ инчо таҳсилот ва ё омӯзиш дар муассисаҳои ҷамъиятӣ ва ё шахсиро дар назар дорад; таҳсилот метавонад умумӣ ва ё касбӣ, шакли рӯзонаи таҳсил ва ё ғоибона\шабона ва ҳамчунин таҳсили фосилавии таълим бошад.
- Мусоҳиб дар ҳолати таҳсилоти расмӣ қарор дошта, зимни он таҳсилоти расмиро бо дигар фаъолиятҳо(масалан, кор) якҷо намудааст.
- Хонандагон\донииҷӯёни дар таътил буда ва ё донииҷӯёне, ки бо сабаби оилавӣ (таваллуди фарзанд) ва ё маризӣ таҳсилро қатъ намудаанд, бо вучуди он дар ҳолати таҳсилоти расмӣ ҳисобида мешаванд.
- Донииҷӯёне, ки интизори идома додани таҳсиланд дар сурате дар ҳолати таҳсилоти расмӣ ҳисобида мешаванд, ки агар дар лаҳзаи пурсиш онҳо дар ҷое кор намеkunанд ва дар паи ҷустуҷӯи кор нестанд ва нияти идомаи таҳсилро дар ояндаи наздик доранд.

(1) Ҳа → **ИН ГУРҶҲ ПУРСИДА НАМЕШАВАД**

(2) Не → **Гузаред ба Q104**

104. Шумо кай таҳсилоти расмиро анҷом ва ё қатъ намудаед? Лутфан тавачҷӯх намоед, ки ...

- “анҷоми таҳсилот” бояд ҳамчун “хатми\ба охир расидани бомувафаққияти” охири барномаи таҳсилоти Шумо ба назар гирифташавад.
- “қатъи таҳсил” бояд ҳамчун “нокомӣ\хориҷшавӣ” аз охири барномаи таҳсилоти Шумо ба назар гирифташавад.

➤ Ҷавоб ба саволи дар боло овардашуда бо нишон додани санаи охири курси таҳсил ва ё имтиҳонро дар назар дорад, на санаи гирифтани шаҳодатнома.

Сол _____

Моҳ _____

Санае, ки мо мепурсем бояд ба мобайни январи с.2006 ва декабри с.2015 дахл дошта бошад. → **Гузаред ба Q201**

Агар соли 2016 бошад → **ИН ГУРҶҲ ПУРСИДА НАМЕШАВАД**

Агар пеш аз соли 2006 бошад → **ИН ГУРҶҲ ПУРСИДА НАМЕШАВАД**

[Дастури муҳим барои мусоҳиб: ҲАР КАС ДАР ПУРСИШ БОЯД ҶАВОБЕРО БА ИН САВОЛИ МАРКАЗӢ ТАЪМИН НАМОЯД. Лутфан, ин “санаи хатми таҳсилот”-ро дар давоми тамоми мусоҳиба дар ёд доред, зеро он муайян менамояд, ки кадом давра бояд давраи ПЕШ аз хатми таҳсил ва кадом давра БАЪД аз тарки таҳсил ҳисобида шавад]

САВОЛИ МУҲИМИ ТАРОВИШӢ (ФИЛТР) БАРОИ ҚИСМИ II САВОЛНОМА

201. Дараҷаи баландтарини таҳсил ва ё омӯзишатон кадом буд, вақте ки Шумо таҳсилоти расмиро хатм ва ё қатъ намудед (бо гирифтани шаҳодатнома ва ё бидуни он)?

- “Анҷоми таҳсилот” бояд ҳамчун “хатми\фориғи бомувафаққияти” охири барномаи таҳсилоти Шумо ба назар гирифта шавад.
- “Қатъи таҳсил” бояд ҳамчун “нокомӣ\хориҷшавӣ” аз охири барномаи таҳсилоти Шуморо ба назар гирифта шавад.
- **Санаеро дар назар доранд, ки дар Q104 нишон дода шудааст.**

- (1) Таҳсилоти ибтидоии умумӣ (Синфҳои 1-4) → *Гузариш ба Q201a*
- (2) Таҳсилоти асосии умумӣ (Синфҳои 5-9) → *Гузариш ба Q202*
- (3) Таҳсилоти миёнаи умумӣ (Синфҳои 10-11) → *Гузариш ба Q208*
- (4) Таҳсилоти ибтидоии касбӣ → *Гузариш ба Q215*
- (5) Таҳсилоти миёнаи касбӣ → *Гузариш ба Q216*
- (6) Таҳсилоти олии (нопура) – Бакалавр → *Гузариш ба Q216*
- (7) Таҳсилоти дараҷаи олий – Мастер ва ё Мутахассис → *Гузариш ба Q216*
- (8) Аспирантура ё Докторантура → *Гузариш ба Q216*

ТАНҲО БАРОИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОИИ УМУМИИ ТАРК ШУДА [АГАР Q201=1]

201a. Дар кадом синфи мактаб Шумо таҳсилоти ибтидоии умумиро тарк намудаед?

- *Ин ҷо “Синф”-ро ишора намоед.*

201b. Сабабҳои асосие, ки Шумо таҳсилоти ибтидоии умумиро тарк /қатъ намудаед, кадомҳоянд? [Якчанд ҷавоб имконпазир аст]

- (1) Шумо аз хондан\таҳсил хаста шудед
- (2) Ба фикратон аз таҳсил ягон комёбие \суде наметавонед ба даст оред.
- (3) Аз сифати пасти таҳсилот
- (4) Шумо ҳеҷ гуна далели идомаи таҳсилро надидед
- (5) Роҳ сӯи мактаб хеле дур буд
- (6) Шумо\оила имкони пардохти таҳсили минбаъдаатонро надоштед
- (7) Шумо хостед кор бикунед
- (8) Шумо ниёзи кор кардан доштед
- (9) Шумо бояд узви дигари хонаводаро парасторӣ менамудед
- (10) Бо сабабҳои мазҳабӣ ва ё фарҳангӣ
- (11) Оилаатон хост, ки Шумо таҳсилро қатъ намоед
- (12) Бо сабабҳои саломатӣ
- (99) Намедонам \ Раддия

→ *Гузариш ба Q230*

ТАНҲО БАРОИ ТАҲСИЛОТИ АСОСИИ УМУМИИ ТАРК ШУДА [АГАР Q201=2]

202. Оё Шумо шаҳодатномаи хатм дар бораи таҳсилоти асосии умумиро (синфи 9) доред?

- (1) Ҳа. Шумо таҳсилоти асосии умумиро хатм намуда, соҳиби шаҳодатномаед → *Гузариш ба Q203*
- (2) Шумо таҳсилоти асосии умумиро хатм намудаед, аммо то баҳол шаҳодатномаи онро нагирифтаед → *Гузариш ба Q203*
- (3) Не. Шумо дар таҳсилоти асосии умумӣ ҳозир будаед, аммо онро хатм накардаед. → *Гузариш ба Q205*

203. Баҳои хатми умумии Шумо дар таҳсилоти асосии умумӣ чӣ гуна буд?

- (1) фақат “5”
- (2) асосан “5”
- (3) асосан “4”
- (4) асосан “3”
- (5) Ҳеҷ кадом баҳо муайян нест
- (99) Намедонам \ Раддия

204. Чаро Шумо таҳсилро баъди хатми бомуваффақияти таҳсилоти асосии умумӣ (синфи9) тарк намудед? [Якчанд ҷавоб имконпазир аст]

- (1) Шумо аз хондан\таҳсил хаста шудед
- (2) Ба фикратон аз таҳсил ягон комёбие\суде наметавонед ба даст оред.
- (3) Аз сифати пасти таҳсилот
- (4) Дар наздикӣ ягон мактаби зинаи минбаъдаи таҳсил набуд
- (5) Шумо ҳеч гуна далели идомаи таҳсилро надидед
- (6) Шумо\ оила имкони пардохти таҳсили минбаъдаатонро надоштед
- (7) Шумо хостед кор бикунед
- (8) Шумо ниёзи кор кардан доштед
- (9) Шумо оиладор шудед
- (10) Шумо бояд узви дигари хонаводаро парасторӣ менамудед
- (11) Бо сабабҳои мазҳабӣ ва ё фарҳангӣ
- (12) Оилаатон хост, то Шумо таҳсилро қатъ намоед
- (13) Бо сабабҳои саломатӣ
- (99) Намедонам \ Раддия

→Гузариш ба Q207

205. Дар қадом синфи мактаб Шумо таҳсилро тарк намудаед?

➤ Ин ҷо “Синф”- ро ишора намоед.

206. Қадом омилҳои асосӣ ба қарори Шумо нисбат ба нагирифтани маълумоти асосии миёна/тарк намудани таҳсилоти умумии миёна, таъсир расонид? [Якчанд ҷавоб имконпазир аст]

- (1) Шумо аз хондан\таҳсил хаста шудед
- (2) Ба фикратон аз таҳсил ягон комёбие\суде наметавонед ба даст оред.
- (3) Аз сифати пасти таҳсилот
- (4) Дар имтиҳон муваффақ нашудед
- (5) Шумо ҳеч гуна далели идомаи таҳсилро надидед
- (6) Шумо\ оила имкони пардохти таҳсили минбаъдаатонро надоштед
- (7) Шумо хостед кор бикунед
- (8) Шумо ниёзи кор кардан доштед
- (9) Шумо оиладор шудед
- (10) Шумо бояд узви дигари хонаводаро парасторӣ менамудед
- (11) Бо сабабҳои мазҳабӣ ва ё фарҳангӣ
- (12) Оилаатон хост, ки Шумо таҳсилро қатъ намоед
- (13) Бо сабабҳои саломатӣ
- (99) Намедонам \ Раддия

207. Шумо дар қадом мактаби таҳсилоти асосии умумӣ таҳсил намудаед?

- (1) Мактаби миёна ва ё таҳсилоти умумии ҳамагонӣ
- (2) Гимназия (тамоми шаклҳои Гимназия)
- (3) Литсей (тамоми шаклҳои Литсейҳо)
- (4) Мактаби махсуси таҳсилоти умумӣ (санъат, варзишӣ, мусиқӣ ва ғ.)
- (5) Мадрасаҳо ва ё дигар мактабҳои динӣ
- (6) Мактаб-интернатҳо(тамомишаклҳои мактаб-интернатҳо)
- (99) Намедонам \ Раддия

207а. Оё мактаби умумии таҳсилкардаи Шумо ҷамъиятӣ/давлатӣ буд ва ё шахсӣ?

- (1) Ҷамъиятӣ/давлатӣ
- (2) Шахсӣ

(99) Намедонам \ Раддия

→Гузариш ба Q230

208. Оё Шумо шаҳодатномаи хатми таҳсилоти миёнаи умумии ҳамагониро доред?

- (1) Ҳа. Шумо таҳсилоти миёнаи умумии ҳамагониро хатм намуда, соҳиби шаҳодатномаед. →*Гузариш ба Q209*
- (2) Шумо таҳсилоти миёнаи умумии ҳамагониро хатм намудаед, аммо то ба ҳол соҳиби шаҳодатнома нестед. →*Гузариш ба Q209*
- (3) Не. Шумо ба таҳсилоти миёнаи умумии ҳамагонӣ ҳозир будаед, аммо онро хатм накардаед. →*Гузариш ба Q211*

209. Баҳои умумии хатми таҳсилоти миёнаи ҳамагони и Шумо чӣ гуна буд?

- (1) фақат “5”
- (2) асосан “5”
- (3) асосан “4”
- (4) асосан “3”
- (5) Ҳеч кадом баҳо муайян нест
- (99) Намедонам \ Раддия

210. Барои чӣ Шумо таҳсилро баъди хатми бомуваффақияти таҳсилоти миёнаи умумии ҳамагонӣ тарк намудед? [Якчанд ҷавоб имконпазир аст]

- (1) Шумо аз хондан\таҳсил хаста шудед
- (2) Ба фикратон аз таҳсил ягон комёбие\суде наметавонед ба даст оред.
- (3) Аз сифати пасти таҳсил
- (4) Шумо дар имтиҳон ноком гардидед ва имкон нашуд, ки ба зинаи дигари таҳсил гузаред
- (5) Дар наздикӣ ягон мактаби зинаи минбаъдаи таҳсил набуд
- (6) Шумо ҳеч гуна далели иидомаи таҳсилро надидед
- (7) Шумо \ оила имкони пардохти таҳсили минбаъдаро надоштанд
- (8) Шумо хостед кор бикунед
- (9) Шумо ниёзи кор кардан доштед
- (10) Шумо оиладор шудед
- (11) Шумо бояд узви дигари хонаводаро парасторӣ менамудед
- (12) Бо сабабҳои мазҳабӣ ва ё фарҳангӣ
- (13) Оилаатон хост, то Шумо таҳсилро қатъ намоед
- (14) Бо сабабҳои саломатӣ
- (99) Намедонам \ Раддия

→*Гузариш ба Q213*

211. Дар кадом синфи мактаб Шумо таҳсилоти умумии ҳамагониро тарк намудаед?

➤ *Ин ҷо “Синф” ё “Курс”- ро ишора намоед.*

212. Кадом омилҳои асосӣ ба қарори Шумо нисбат ба нагирифтани маълумоти асосии миёна/тарк намудани таҳсилоти умумии миёна, таъсир расонид? [Якчанд ҷавоб имконпазир аст]

- (1) Шумо аз хондан\таҳсил хаста шудед
- (2) Ба фикратон аз таҳсил ягон комёбие\ суде наметавонед ба даст оред.
- (3) Аз сифати пасти таҳсил
- (4) Дар имтиҳон ноком гардидед
- (5) Шумо ҳеч гуна далели иидомаи таҳсилро надидед
- (6) Шумо \ оила имкони пардохти таҳсили минбаъдаро надоштед
- (7) Шумо хостед кор бикунед
- (8) Шумо ниёзи кор кардан доштед
- (9) Шумо оиладор шудед
- (10) Шумо бояд узви дигари хонаводаро парасторӣ менамудед
- (11) Бо сабабҳои мазҳабӣ ва ё фарҳангӣ
- (12) Оилаи Шумо хост, то таҳсилро қатъ намоед
- (13) Бо сабабҳои саломатӣ
- (14) Шумо ба хориҷа рафтед
- (99) Намедонам \ Раддия

213. Дар кадом мактаб Шумо барномаи таҳсилоти умумии миёнаро фаро гирифтаед?

- (1) Мактаби миёнаи ҳамагонӣ
- (2) Гимназия (тамоми шаклҳои Гимназия)
- (3) Литсей (тамоми шаклҳои Литсейҳо)
- (4) Мактаби махсуси миёна (санъат, варзишӣ, мусиқӣ ва ғ.)
- (5) Мадрасаҳо ва ё дигар мактабҳои динӣ
- (6) Мактаб-интернатҳо (тамоми шаклҳои мактаб-интернатҳо)
- (7) Коллеҷи тиббӣ ва ё низомӣ
- (8) Коллеҷи Донишгоҳ баъди хатми синфи 9
- (99) Намедонам \ Раддия

214. Оё мактаби умумии таҳсилкардаи Шумо чамбиятӣ/давлатӣ буд ва ё шахсӣ?

- (1) Чамбиятӣ/давлатӣ
- (2) Шахсӣ
- (3) Бунёди динӣ \ Анчуманҳои этникӣ
- (99) Намедонам \ Раддия

→*Гузариш ба Q230*

ТАНҲО БАРОИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОИИ КАСБИИ ТАРК ШУДА [АГАР Q201=4]

215. Оё Шумо дипломи хатми таҳсилоти ибтидоии касбиро гирифтаед?

- (1) Ҳа. Шумо таҳсилоти ибтидоии касбиро хатм намуда, диплом гирифтаед →*Гузариш ба Q215a*
- (2) Шумо таҳсилоти ибтидоии касбаиро хатм намуд, аммо то ба ҳол дипломро нагирифтаед →*Гузариш ба Q215a*
- (3) Не. Шумо дар таҳсилоти ибтидоии касбӣ ҳозир будаед, аммо онро хатм накардаед. →*Гузариш ба Q215d*

215a. Оё Шумо шаҳодатномаи хатми таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дипломи таҳсилоти ибтидоии касбиро якҷо гирифтаед?

- (1) Ҳа. Шумо таҳсилоти миёнаи умумӣ ва таҳсилоти ибтидоии касбиро хатм намуда, шаҳодатномаи таҳсилоти миёнаи умумии пурраро гирифтаед.
- (2) Шумо таҳсилоти миёнаи умумӣ ва таҳсилоти ибтидоии касбиро хатм намудаед, вале шаҳодатномаи таҳсилоти миёнаи умумии пурраро нагирифтаед.
- (3) Не. Шумо таҳсилоти ибтидоии касбиро хатм намудаед, аммо таҳсилоти миёнаи умумии пурраро хатм накардаед.

215b. Баҳои хатми умумии таҳсилоти ибтидоии касбӣ чӣ гуна буд?

- (1) фақат “5”
- (2) асосан “5”
- (3) асосан “4”
- (4) асосан “3”
- (5) Ҳеч кадом баҳо муайян нест
- (99) Намедонам \ Раддия

215c. Барои чӣ Шумо баъди хатми бомуваффақияти таҳсилоти ибтидоии касбӣ таҳсилро қатъ намудед? [Якҷанд ҷавоб имконпазир аст]

- (1) Шумо аз хондан\таҳсил хаста шудед
- (2) Ба фикратон аз таҳсил ягон комёбие\ суде наметавонед ба даст оред
- (3) Аз сифати пасти таҳсил
- (4) Шумо дар имтиҳон ноқом гардидед ва имкон нашуд, ки ба зинаи дигари таҳсил гузаред
- (5) Дар наздикӣ ягон мактаби зинаи минбаъдаи таҳсил набуд
- (6) Шумо ҳеч гуна далели идомаи таҳсилро надидед
- (7) Шумо \ оила имкони пардохти таҳсили минбаъдаро надоштед
- (8) Шумо хостед кор бикунед
- (9) Шумо ниёзи кор кардан доштед
- (10) Шумо оиладор шудед
- (11) Шумо бояд узви дигари хонаводаро парасторӣ менамудед
- (12) Бо сабабҳои мазҳабӣ ва ё фарҳангӣ
- (13) Оилаи Шумо хост, то таҳсилро қатъ намоед
- (14) Бо сабабҳои саломатӣ
- (15) Шумо ба хорича рафтед
- (99) Намедонам \ Раддия

→*Гузариш ба Q215f*

215d. Дар кадом соли таҳсил Шумо таҳсилоти ибтидоии касбиро тарк намудед?

_____ солҳо

215e. Омили асосии таъсиррасони тарки таҳсилоти ибтидоии касбиатон бидуни хатми таҳсил чӣ буд?

[Якчанд ҷавоб имконпазир аст]

- (1) Шумо аз хондан\таҳсил хаста шудед
- (2) Ба фикратон аз таҳсил ягон комёбие\ суде наметавонед ба даст оред.
- (3) Аз сифати пасти таҳсил
- (4) Дар имтиҳон ноком гардидед
- (5) Шумо ҳеч гуна далели идомаи таҳсилро надидед
- (6) Шумо \ оила имкони пардохти таҳсили минбаъдaro надоштед
- (7) Шумо хостед кор бикунед
- (8) Шумо ниёзи кор кардан доштед
- (9) Шумо оиладор шудед
- (10) Шумо бояд узви дигари хонаводаро парасторӣ менамудед
- (11) Бо сабабҳои мазҳабӣ ва ё фарҳангӣ
- (12) Оилаи Шумо хост, то таҳсилро қатъ намоед
- (13) Бо сабабҳои саломатӣ
- (14) Шумо ба хориҷа рафтед
- (99) Намедонам \ Раддия

215f. Таҳсилоти ибтидоии касбии Шумо чӣ гуна қараён гирифта буд?

- (1) Таҳсилоти касбӣ асосан (ва ё танҳо) дар заминаи мактаб буд
- (2) Таҳсилоти касбӣ дар заминаи якҷояи мактаб ва ҷои кор буд
- (3) Таҳсилоти касбӣ асосан дар заминаи ҷои кор буд
- (99) Намедонам / Раддия

215g. Муддати расмӣ таҳсилоти ибтидоии касбии Шумо чанд вақтро дар бар гирифт?

➤ *Мо дар назар дорем муддати расмӣ ва на давомнокии омӯзиши инфиродӣ*

_____ солҳо

(99) Намедонам / Раддия

215h. Пеш аз дохил шудан ба таҳсилоти ибтидоии касбӣ Шумо чӣ гуна дараҷаи таҳсил доштед?

- (1) Таҳсилоти асосии миёна (Синфи 9)
- (2) Таҳсилоти миёнаи ҳамагонӣ (Синфи 10)
- (3) Таҳсилоти миёнаи ҳамагонӣ (Синфи 11)
- (99) Намедонам / Раддия

215i. Оё мактаби умумии таҳсилкардан Шумо ҷамъиятӣ/давлатӣ буд ва ё шахсӣ?

- (1) Ҷамъиятӣ/давлатӣ
- (2) Шахсӣ
- (3) Бунёди динӣ \ Анҷуманҳои этникӣ
- (99) Намедонам \ Ҷавоби рад

→ *Гузариш ба Q230*

ТАНҲО БАРОИ ХАТМҚАРДАГОН/ТАРКҚАРДАГОНИ ПАС АЗ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ [АГАР Q201= 5,6,7,8]

216. Оё Шумо шаҳодатномаи хатми пас аз таҳсилоти миёнаи умумиро доред?

➤ *Бо истилоҳи пас аз хатми таҳсилоти миёна мо тамоми зинаҳои минбаъдаи таҳсилотро дар назар дорем (ИТВ, Бакалавр, Мастер ва Аспирантура \ Доктарантура) ва тамоми намудҳои таҳсилоти муассисаҳои расмӣ ё шахсиро, ки болатар аз хатми таҳсилоти миёна ҳастанд..*

- (1) Ҳа. Шумо хатмкарда пас аз таҳсилоти миёнаи умумӣ ва соҳиби шаҳодатнома \ диплом ҳастед
→ *Гузариш ба Q217*
- (2) Шумо хатмкарда пас аз таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳастед, аммо то ба ҳол соҳиби шаҳодатнома \ диплом нестед → *Гузариш ба Q217*
- (3) Не. Шумо пас аз таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳозири таҳсил будаед, аммо онро хатм накардаед
→ *Гузариш ба Q218*

217. Шумо чӣ гуна таҳсилоти пас аз таҳсилоти миёнаро хатм намудед?

- (1) Аъло
- (2) Хеле хуб
- (3) Хуб
- (4) Қаноатбахш
- (5) Бад
- (99) Намедонам \ Раддия

→Гузариш ба Q220

218.Баъди чанд соли таҳсили пас аз таҳсилоти миёна Шумо омӯзишро қатъ намудед?

_____ солҳо

219. Омили асосии таъсиррасони тарки таҳсилоти пас аз маълумоти миёна бидуни хатми таҳсил чӣ буд? [Якчанд ҷавоб имконпазир аст]

- (1) Шумо аз хондан\таҳсил хаста шудед
- (2) Ба фикратон аз таҳсил ягон комёбие\суде наметавонед ба даст оред.
- (3) Аз сифати пасти таҳсилот
- (4) Дар имтиҳон ноком шудед
- (5) Шумо ҳеч гуна далели идомаи таҳсилро надидед
- (6) Шумо \ оила имкони пардохти таҳсили минбаъдаро надоштанд
- (7) Шумо хостед кор бикунед
- (8) Шумо ниёзи кор кардан доштед
- (9) Шумо оиладор шудед
- (10) Шумо бояд узви дигари хонаводаро парасторӣ менамудед
- (11) Бо сабабҳои мазҳабӣ ва ё фарҳангӣ
- (12) Оилаам хост ман таҳсилро тарк намоям
- (13) Бо сабабҳои саломатӣ
- (14) Шумо ба хорича рафтед
- (99) Намедонам \ Раддия I

220. Шумо дар қадом муассисаи таҳсилотии пас аз маълумоти миёна таҳсил намудаед?

- (1) Донишгоҳ **→Гузариш ба Q222**
- (2) Академия **→Гузариш ба Q222**
- (3) Институтҳои махсусгардонидашуда **→Гузариш ба Q222**
- (4) Консерватория **→Гузариш ба Q222**
- (5) Мадраса ва ё дигар Донишгоҳҳои динӣ **→Гузариш ба Q222**
- (6) Таҳсилот дар омӯзишгоҳи касбӣ пас аз синфи 9 **→Гузариш ба Q221**
- (7) Таҳсилот дар омӯзишгоҳи касбӣ пас аз синфи 11 **→Гузариш ба Q221**
- (99) Намедонам \ Раддия **→Гузариш ба Q222**

221. Таҳсилот ва омӯзиши касбӣ чӣ гуна қараён гирифта буд?

- (1) Таҳсилоти миёнаи касбӣ асосан (ва ё танҳо) дар заминаи мактаб буд
- (2) Таҳсилоти миёнаи касбӣ дар заминаи якҷояи мактаб ва ҷои кор буд
- (3) Таҳсилоти миёнаи касбӣ асосан дар заминаи ҷои кор буд
- (99) Намедонам / Раддия

221а. Муддати расмӣ таҳсилоти миёнаи касбии Шумо чанд вақтро дар бар гирифт?

➤ Мо дар назар дорем муддати расмӣ ва на дарозии омӯзиши инфиродӣ

_____ солҳо

(99) Намедонам / Раддия

222. Соҳаи барномаи пас аз таҳсилоти миёнаи Шумо чӣ буд?

_____ **→Корти 0-ро нишон диҳед**

223. Оё мактаби пас аз таҳсилоти миёнаи умумии Шумо ҷамъиятӣ/давлатӣ буд ва ё шахсӣ?

- (1) Ҷамъиятӣ/давлатӣ
- (2) Шахсӣ
- (3) Бунёди динӣ \ Анҷуманҳо
- (99) Намедонам \ Раддия

224. Шумо дар кучо хондаед?

- (1) Дар Тоҷикистон
- (2) Дар хорича
- (99) Намедонам \ Раддия

224а. Навъи таҳсилотатонро нишон диҳед? ...

- (1) Донишҷӯи шакли таҳсили рӯзона/пурра
- (2) Донишҷӯи шакли таҳсили ғоибхон\ шабона
- (3) Шакли таҳсили фосилавӣ
- (99) Намедонам / Раддия

225. Сарчашмаи маблағгузорию омӯзиши/таҳсили Шумо чӣ буд?

➤ *Мо дарназар дорем пардохтро барои таҳсил, на пардохтро барои зиндагӣ ҳамчун донишҷӯ*

- (1) Маблағгузорию бучавӣ бо пардохти стипендия
- (2) Маблағгузорию бучавӣ бидуни пардохти стипендия
- (3) Дар асоси қарордод (Пардохти худӣ ва ё волидон)
- (99) Намедонам \ Раддия

226. Ба кадом намуди мактаби миёна мерафтед, то даме, ки ба таҳсилоти пас аз таҳсилоти матаби ҳамагонии миёна дохил шудед?

- (1) Мактаби миёнаи ҳамагонӣ
- (2) Гимназия (тамоми шаклҳои Гимназия)
- (3) Литсей (тамоми шаклҳои Литсейҳо)
- (4) Мактаби махсуси миёна (санъат, варзишӣ, мусиқӣ ва ғ.)
- (5) Мадрасаҳо ва ё дигар мактабҳои динӣ
- (6) Мактаб-интернатҳо (тамоми шаклҳои мактаб-интернатҳо)
- (7) Коллеҷи тиббӣ ва ё низомӣ
- (8) Коллеҷи Донишгоҳ баъди хатми синфи 9
- (9) Мактаби ибтидоии таҳсилоти касбӣ баъди хатми синфи 9
- (10) Мактаби ибтидоии таҳсилоти касбӣ баъди хатми синфи 11
- (99) Намедонам \ Раддия

227. Кадом имтиҳонро Шумо барои дастрасӣ ба таҳсилоти пас аз омӯзиши миёнаи ҳамагонӣ супоридед?

- (1) Имтиҳони давлатӣ → *Гузариш ба Q228*
- (2) Имтиҳони дохилшавӣ боталаботи институт → *Гузариш ба Q228*
- (3) Ба ҳеч гуна имтиҳон ниёзмандӣ набуд → *Гузариш ба Q229*
- (99) Намедонам \ Раддия → *Гузариш ба Q230*

228. Имтиҳони давлатӣ\ имтиҳони дохилшавиро Шумо чӣ гуна супоридед?

- (1) Аъло
- (2) Хеле хуб
- (3) Хуб
- (4) Қаноатбахш
- (5) Бад
- (99) Намедонам \ Раддия

229. Зинаҳои пас аз таҳсилоти миёнаи ҳамагонӣ ҳамеша хатти рост/як хел нестанд. Масалан:

- одамоне, ки соҳаи омӯзиши худро иваз менамоянд
- одамоне, ки якҷанд дараҷа \ унвон мегиранд
- одамоне, ки қарор медиҳанд таҳсилоти миёнаи касбиро пас аз маълумоти олӣ (Бакалавр, Магистр, аспирантура, докторантура) ба даст оранд
- одамоне, ки сараввал таҳсилоти миёнаи касбиро гирифта, пасон маълумоти олӣ (Бакалавр, Магистр, аспирантура, докторантура)-ро мегиранд

Дар ҷадвали зерин мо аз Шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки дар бораи ҳар гуна таҳсилоти иловае, ки Шумо то ва пас аз гирифтани сатҳи таҳсилоти балантарин ба даст овардаед, бо мо сӯҳбат намоед. Лутфан, новобаста аз он ки Шумо онро муваффақона хатм намудед ва ё на, ибрози назар намоед. Лутфан танҳо дар бораи таҳсилоти иловае, ки Шумо онро азбар намудаед, гузориш диҳед, тибқи дараҷаҳои зерин:

- Таҳсилоти миёнаи касбӣ
- Таҳсилоти олӣ - Бакалавр
- Таҳсилоти олӣ - Мастер
- Аспирантура ё Докторантура

	a)	b)	c)
	Намудҳои таҳсилот: (1) Таҳсилоти миёнаи касбӣ (2) Таҳсилоти олӣ – Бакалавриат (3) Таҳсилоти олӣ - Магистратура (4) Аспирантура ё Докторантура	Соҳаи омӯзиш →Корти 0-ро нишон диҳед	Оё Шумо ин таҳсилотро хатм намудаед? (1) Ҳа, ман онро хатм намудаам (2) Не, ман дар он таҳсил кардаам, аммо онро хатм накардаам.
1			
2			
3			
4			
5			
6			

→Гузариш ба Q230

МАШҒУЛИЯТИ ТАСОДУФӢ ПЕШ АЗ ХАТМ ВА Ё ҚАТЪИ ТАҲСИЛОТИ РАСМӢ

230. Оё Шумо пеш аз хатм ва ё қатъи таҳсилоти расмӣ кори доимӣ ва ё тасодуфӣ доштед?

➤ *Маълумот дар бораи ҳар намуд кори сабтишудаи пулакӣ\ғайри пулакӣ дар бизнеси расмӣ, ғайри расмӣ, бизнеси шахсӣ ва ё сектори ҷамъиятӣ ва ё қор ба сифати худмашғулият. Лутфан, дар бораи шогирд будан, омӯзишҳо, ва ё қоромӯзиҳо, вазифаҳои хонагӣ, ки берун аз доираи бизнеси оилавӣ анҷом шудааст, ба гузориш ворид насозед.*

1: Ҳа → *Гузариш ба Q231*

2: Не → *Гузариш ба Q301*

231. Лутфан, маълумотҳои зеринро барои ҳар як фаъолияти кори доимӣ \муваққатие, даме , ки Шумо то хатм ва ё қатъ намудани таҳсилоти расмӣ иҷро мекардед, нишон диҳед (то таърихи дар Q.104 қайд шудааст)

- *Як қаторро барои ҳар як намуди фаъолият истифода баред. Аммо, агар шароитҳои кор, яъне давраҳои кор ва ҳисоби миёнаи вақти кори барои ҳама намуди фаъолияти кор зиёд тағир ёфта бошад, беиштар вақт, лутфан қатори навро истифода баред. Танҳо дар бораи фаъолиятҳои аз 12 сола боло хабар диҳед.*
- *“Корманди дар қайд буда \расмӣ” дар назар дорад, ки андоз аз даромад ё аз ҷониби кордиҳанда ва ё аз ҳисоби корманд пардохта мешавад.” Корманди дар қайд набуда \ғайри расмӣ” дар назар дорад, ки аз даромади корманд андоз пардохт намешавад.*
- Барои тамоми намуди категорияҳо аҳамият надорад, агар касе даромади нақдӣ мегирад ва ё ғайри нақдӣ.

	a)	b)	c)	d)	d)
	Намуди фаъолият (1) Корманди расмӣ\сабтшуда (кор барои каси дигар, аммо на барои оила худ) (2) Корманди ғайрирасмӣ\сабтнашуда (кор барои каси дигар, аммо на барои оила худ) (3) Шогирдии ғайрирасмӣ (4) Интернатура \ стажер\практикант (5) Кор ҳамчун корманд ва ё ёрманд дар бизнеси ғайрикишоварзӣ\ дар киоскҳо, дӯконҳои оилаи шахсӣ (6) Кор ҳамчун корманд ва ё ёрманд дар фирмаи хоҷагии кишлокии (кишоварзӣ\ чорводорӣ) оилаи шахсӣ (7) Корманди дорой соҳибсурат \ худмашғулият корманд (дар баҳши кишоварзӣ ва ё ғайрикишоварзӣ)	Соли аввал	Соли охир	Давраҳои кор (1) Тамоми тӯли сол (2) Кори мавсимӣ (3) Дар давоми таътили мактабӣ (4) Бо фосилаҳои ғайри доимӣ	Сабабҳои кор қардан <i>[Якҷанд ҷавоб имкон дорад</i> (1) Шумо мехостед маоши худро дошта бошед (2) Шумо мехостед таҷрибаи кори дошта бошед (3) Шумо барои пайдо намудани робитаҳои нав кор қардед (4) Шумо бояд барои маблағгузори таҳсили худ кор мекардед, (5) Шумо бояд кор қарда, оилаи худро таъмин менамудед.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Қисми III: Чустуҷӯи кор пас аз баохиррасӣ ва ё қатъгардии таҳсилоти расмӣ

301. Оё Шумо пас аз баохиррасӣ ва ё қатъгардии таҳсилоти расмӣ фаъолона дар чустуҷӯи кор будед?

Чустуҷӯи фаъол маънои дархост барои корҳои махсус, посух ба пешниҳодҳои корӣ, ҷавоб ба эълонҳо, ҳузур доштан дар мусоҳиба, фиристодани ҳолнома (резюме), бевосита таширф овардан ба идораи ширкатҳоро дар назар дорад

- (1) Ҳа, → Гузариш ба Q302
- (2) Не, → Гузариш ба Q304

302. Шумо корро дар давраи пас аз баохиррасӣ ва қатъгардии таҳсилоти расмӣ чӣ гуна ҷустед? Лутфан, тамоми роҳҳои чустуҷӯи корро нишон диҳед, новобаста ба он ки корро пайдо намудед ва ё не. [Якчанд ҷавоб имконпазир аст]

- (1) Шумо эълони корро дар онлайн порталҳо, рӯзномаҳо ё маҷаллаҳо дарҷ намудед ва ё машварат гирифтед ва ё яке посух дод
- (2) Дархости бевосита, яъне Шумо дархости корро бевосита ба ширкат \ муассиса \ СҒД ва ё кооператив расонидед, бо вучуди он ки онҳо эълони кор накардаанд.
- (3) Шумо робитаҳои шахсиро ба кор бурдед (хешу табор, шиносон, дӯстон)
- (4) Шумо бо гурӯҳҳо / ташкилотҳои муҳочирати меҳнатӣ дар алоқа шудед
- (5) Шумо дар санҷиш ширкат доштед \ Шумо дар конкурси интихоб ба кор дар бахши давлатӣ ширкат намудед
- (6) Шумо бо агентии давлатии кор дар алоқа шудед
- (7) Шумо бо агентии хусусии кор дар алоқа шудед
- (99) Намедонам \ Раддия

303. Дар назардошти таҷрибаи Шумо, кадом мушкилотҳои асосӣ ҳангоми чустуҷӯи кор пас аз баохиррасӣ ва қатъгардии таҳсилот пеш омаданд? [Якчанд ҷавоб имконпазир аст]

- (1) Шумо умуман ягон мушкилоте дар чустуҷӯи кор надоштед
- (2) Талабот барои кор баландтар аз он таҳсилот \ омӯзиши гирифташуда буд
- (3) Камбуди таҷрибаи корӣ
- (4) Камбуди дастрасӣ ба ҷойҳои корӣ
- (5) Поймол шудани ҳуқуқ / дискриминатсия дар асоси синну сол
- (6) Поймол шудани ҳуқуқ / дискриминатсия дар заминаи ҷинсият (зан будан, мард будан)
- (7) Поймол шудани ҳуқуқ / дискриминатсия дар асоси баромади этникӣ
- (8) Маоши паст дар ҷойҳои кории мавҷуда \ дастрас
- (9) Шароитҳои бади корӣ дар ҷойҳои кории дастрас
- (10) Шумо робитаҳои муфиди шахсӣ надоштед
- (99) Намедонам \ Раддия

→ Гузариш ба Қисми IV

304. Чаро Шумо ҷои кор наметҷӯед? Барои он ки [Якчанд ҷавоб имконпазир аст]

- (1) Шумо ҳамон кореро идома медиҳед, ки аз давраи таҳсилатон буд
- (2) Ягон кор дар атрофи наздик мавҷуд набуд
- (3) Шумо кори мавсимиро интизор будед
- (4) Шумо равобитҳои муфид надоштед
- (5) Шумо ба дараҷаи кофӣ ботачриба \ омода набудед
- (6) Шумо беҳад ҷавон будед \ бетачриба
- (7) Шумо нақшаи рафтани ба хоричаро доштед (барои таҳсил, кор ва ё оиладоршавӣ)
- (8) Шумо саҳт мариз будед ва ё нотавон
- (9) Шумо оиладор шудед
- (10) Волидон \ ҳамсаратон ба Шумо имкон надоданд, ки берун аз хона ба кор равед
- (11) Шумо бояд дигар ашхоси хонаводаро парасторӣ менамудед
- (12) Бо сабабҳои динӣ ва ё фарҳангӣ
- (13) Шумо кор қардан нахостед
- (99) Намедонам \ Раддия

Қисми IV: Вазъият пас аз баохиррасӣ ва қатъгардии таҳсилотӣ расмӣ

Таърихи фаъолияти корӣ

Ман мехостам Шуморо дар бораи таърихи фаъолияти кориатон аз вақти ба охир расидан ва ё қатъгардии таҳсилоти расмиаатон пурсон шавам.

Лутфан танҳо ба фаъолиятҳои асосӣ, яъне фаъолиятҳои ки бештар аз як моҳчараён гирифтаанд, тавачҷӯх намоед. Мо аз фаъолияти, ки Шумо пас аз хатм ва ё қатъгардии таҳсил шурӯъ намудед, оғоз менамоем.

→ Дар сурате, агар Шумо якчанд фаъолияти кориро дар як вақт анҷом дода бошед, лутфан ҳар яки онро дар қатори аллоҳида нишон диҳед.

→ Лутфан, паи ҳам ҳар як тағиротро дар мақоми фаъолият дар тӯли вақт нишон диҳед.

→ Барои ҳар як фаъолияти корӣ мо саволҳои илова медиҳем. Ин саволҳо нисбати вазъият ба оғози фаъолияти иқтисодии муайян рағона шудаанд.

➤ *[Маслиҳат ба интервьюерҳо: Лутфан, оғози санаи тақвими аз саволи Q104 (санаи хатм ва ё қатъгардии таҳсилро) аз нав санҷед].*

Р т/т	Мақоми фаъоли ят→Кор ти 1	Санаи оғоз		Санаи интиҳо		Саволҳои е) то к)-ро пурсед. Танҳо, агар мақоми фаъолият (1), (2),(3) ва ё (4) бошад						
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)
		Сол	Моҳ	Сол	Моҳ	Шакли қарордоди Шумо чӣ гуна буд хангоми оғози ин фаъолият →Корти 2	Оё корфармои Шумо таъминоти иҷтимоӣро таъмин менамуд (яъне, пардохти маризӣ, нафақаҳо)? (1) Ҳа (2) Не (99).Намедонам/ раддия	Қадам вазифаро бар ўҳда доштед?→Корти 3	Оё Шумо дар ... кор мекунед? (1)Баҳши давлатӣ (2)Баҳши хусусӣ (3)СҒД (99) Намедонам раддия	Дар қадам соҳаи саноат кор мекунед? →Корти 4	Ин кор дар кучо буд? (1)Дар Тоҷикистон (2)Хориҷа (99) Намедонам /раддия	Ин корро чӣ тавр пайдо намудед? →Корти 5
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Идомаи ҷадвал

Р т/г	Саволҳои 1) то 4)-ро пурсед. Танҳо агар мақоми фаъолият= (5) ё (6)				Саволҳои 5) то 7)-ро пурсед. Танҳо агар мақоми фаъолият = (7)		
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
	Шакли қарордод и Шумо чӣ гуна буд ҳангоми оғози ин фаъолият →Корти 2	Вазифаи Шумо чӣ буд →Корти 3	Дар кадом соҳаи саноат кор мекардед → Корти 4	Оё қорфармои Шумо таъминоти ичтимоӣро пардохт менамад (яъне, барои маризӣ, нафақаҳо)? (3) Ҳа (4) Не (99)Намадонам\ Раддия	Намади қори Шумо чӣ гуна буд? →Корт иб	Оё бизнеси Шумо расман сабт шуда буд? (1) Ҳа (2) Не (99) Намадонам\ Раддия	Сарчашмаи асосии бунёди бизнеси Шумо чӣ буд? →Корти 7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Қисми IV: Фаъолияти ҳозираи иқтисодӣ

Ман ба Шумо нисбати фаъолияти ҳозираи иқтисодиатон савол медиҳам. Саволҳои зерин ба вазъи ҳозираи Шумо дахл доранд. Дар сурате, агар Шумо якчанд фаъолияти кориро дар як вақт амалӣ намоед, лутфан фаъолияти асосиро дар қатори аввал нишон диҳед ва фаъолияти дуумро дар қатори 2 нишон диҳед. Дигар ҳар кадом фаъолиятҳоро сарфи назар намоед.

Р т/т	Мақо ми фаъоли я т →Кор ти 1	Саволҳои а) то f)-ро пурсед. Танҳо агар мақоми фаъолият= (1),(2),(3)ё (4) бошад.					
		а)	б)	с)	д)	е)	ф)
		Шакли қарордоди Шумо чӣ гуна аст?→Корти 2	Оё кордеҳи Шумо таъминоти иҷтимоии Шуморо таъмин менамояд(яъне, пардохт дар маризӣ будан, нафақаҳо)? (5) Ҳа (6) Не (99)намедонам/Раддия	Вазифаи Шумо чӣ аст?→Корти 3	Оё Шумо дар ... кор мекунед? (1) Бахши давлатӣ (2) Бахши шахсӣ (99) Намедонам\Раддия	Дар кадом соҳаи саноат кор мекунед? →Корти4	Ин кор дар кучост? (1) Тоҷикистон (2) Дар хориҷа (99)Намедонам\Раддия
1							
2							

Идомаи ҷадвал

Р т/т	Саволҳои g) то j)-ро пурсед. Танҳо агар мақоми фаъолият = (5) ё (6)				Саволҳои k) то m)-ро пурсед. Танҳо агар мақоми фаъолият = (7)		
	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)
	Шакли қарордод и Шумо чӣ гуна аст?→Корти2	Вазифаи Шумо чӣ аст?→Корти 3	Дар кадом соҳаи саноат кор мекунед?→Корти4	Оё кордеҳи Шумо таъминоти иҷтимоии Шуморо таъмин менамояд(яъне, пардохт дар маризӣ будан, нафақаҳо)? (1) Ҳа (2) Не (99)намедонам/Раддия	Намуди кори Шумо кадом аст?→Корти 6	Оё бизнеси Шумо расман сабт шудааст? (1) Ҳа (2) Не (99) Намедонам /Раддия	Сарчашмаи асосии бунёди бизнеси шумо чист?→Корти 7
1							
2							

ОИЛАДОРЎ

501. Вазъияти ҳозираи оилавии Шумо чӣ гуна аст?

- (1) Танҳо, ҳеч вақт дар никоҳ ва дар зисти ҳамчоя набудааст → *Гузариш ба Q506*
- (2) Зисти ҳамчоя (зиндагии ҳамчоя бе ягон ўҳдадории расмӣ ё динӣ) → *Гузариш ба Q506*
- (3) Оиладор (*ҳам бо сабти расмӣ ва ҳам бо никоҳи динӣ*) → *Гузариш ба Q502*
- (4) Аллоҳида (бидуни талоқ) → *Гузариш ба Q502*
- (5) Талоқшуда (*ҳам расмӣ ва ҳам динӣ*) → *Гузариш ба Q502*
- (6) Бевамард/бевазан → *Гузариш ба Q502*
- (99) Намедонам/Раддия → *Гузариш ба Q502*

502. Лутфан, таърихи ҳолати/вазъи оилавии худро оред: яъне, аз аввалин ҳодиса оғоз менамоем ва ҳар кадом таъғиротхоро ном мебарем.

Рақами ҳодиса:	а) Навъи ҳодиса (1) Оиладоршавӣ бо никоҳи динӣ (2) Оиладории расмӣ (САҲШ/ЗАГС) (3) Оиладоршавӣ бо никоҳи динӣ ва ба таври расмӣ (4) Чудошавӣ, аммо бидуни талоқ (5) Талоқи динӣ (шариатӣ) (6) Талоқи расмӣ (тибқи қонун) (7) Бевамард/бевазан	Сана	
		б) СоЛ	с) Моҳ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Мо мехостем ба Шумо якчанд савол диҳем, нисбати оиладории аввалинатон (ҳам ба таври расмӣ ва ҳам ба тарзи шариатӣ), новобаста ба он ки то ба ҳол бо он шахс оиладоред ва ё не.

503. Шумо бо шавҳар/зани аввали худ чӣ тавр вохурда будед?

- (1) Тасодуфан
- (2) Ҳангоми қор, дар чойи қор
- (3) Ҳангоми таҳсил
- (4) Мо ҳамсоя будем
- (5) Мо бо ҳам хешу табор ҳастем
- (6) Оиладоршавӣ бо ташаббуси волидон/оила буд
- (7) Бо ёрии дустон/ хешовандон/ шиносон
- (8) Тавассути Интернет/телефон
- (9) Тавассути фаёолияти динӣ/хайриявӣ
- (10) Тавассути хостгорҳо/миёнаравҳо
- (99) Намедонам/ Раддия

504. Кй қарори охиринро дар бораи издивочи нахустини Шумо бо шавҳаратон/занатон қабул кард?

- (1) Худи Шумо/ҳарду
- (2) Падар
- (3) Модар
- (4) Ҳам падар ва ҳам модар якҷоя
- (5) Қарори якҷояи Шумо ва волидони Шумо
- (6) Дигар хешу таборон
- (99) Намедонам/Раддия

505. Синну соли ҳамсари (шавҳари \зани) нахустинатон нисбати Шумо чй гуна буд?

- _____ сол калонтар
 _____ ҳамон синну сол
 _____ сол хурдтар

КЎДАКОН/ТИФЛОН

506. Оё Шумо кӯдакон доред?

- (1) Ҳа → *Гузариш ба Q507*
- (2) Не → *Гузариш ба Q601*

507. Лутфан, дар бораи тамоми кӯдаконе, ки таваллуд кардаед ё волидайн будед маълумот диҳед, аз ҷумла кудаконе, ки хангоми таваллуд фавтидаанд, аммо кудакони ба парасторй гирифташударо дохил нақунед. Лутфан аз кӯдаки калонй шурӯъ намоед.

Рақами кудак: <i>[Аз тифли нахустин оғоз намоед]</i>	Кудак кай таваллуд шуда буд?		с) Чинси кудак чй буд (1) мард (2) зан
	а) Сол	б) Моҳ	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Қисми VI: Шароити зиндагӣ ва тағйироти ҷойи зист

601. Бештар аз ҳама, дар овони кӯдакӣ, яъне то даме, ки синнатон ба 15 расид, Шумо бо кӣ зиндагӣ доштед?

- (1) Бо ду волидон (волидони биологӣ\фарзандхонда\падархонд\модархонд) → *Гузариш ба Q602*
 (2) Танҳо бо як волид (волиди биологӣ/модархонд/танҳо модархонд) ва ё волиди биологӣ/падархонд/танҳо падархонд → *Гузариш ба Q602*
 (3) Бе волидон. Танҳо бо бобою мома ва ё дигар хешу таборон → *Гузариш ба Q603*
 (4) Дар мактаб-интернат/хонаи бачагон/хонаи махсуси ҷавонон → *Гузариш ба Q603*
 (99) Намедонам/Раддия → *Гузариш ба Q603*

602. Оё Шумо ягон дафъа хонаи волидонатонро ба муддати як сол ва зиёда аз он тарк намудаед, ба хотири мустақилона зистан аз онҳо? Агар ҳа, кай Шумо волид\волидонро бори аввал дар давоми сол ва бештар аз он тарк намуда будед? Лутфан, тарки волидон ҳангоми хизмати низомӣ (аскарӣ) ва ё ба иллати мариҷа дар бемористон дуру дароз буданро сарфи назар намоед.

➤ *Эзоҳ: Волид(айн) парасторони қонунианд, ҳамчун волидони биологӣ, фарзандхонда ва ё модархонд ва падархонд, ки Шумо кӯдакии (то 15 солагии) худро бо онҳо мегузаронед. Зиндагии ҷудоғоназиндагӣ дар ҷои зисти аллоҳидаро дар назар дорад, яъне даромадгоҳи ҷудоғона, ҷои зисти танҳо ва ё бо ягон шахс /шахсон(дӯст(он), шариқ, ҳамсар, фарзандони худ, волидайнӣ ҳамсар ва дигарон, амма на бо ягон нафар волидони биологӣ, модарандар\модархонд ва ё падарандар\падархонд.*

(1) Ҳа, тарк кардаед?

Соли _____
 Моҳи _____

(2) Не

(99) Намедонам/Раддия

603. Лутфан, ҷои зистатонро ҳангоми таваллуд ва тамоми ҷойҳои дигари зистатонро пас аз таваллуд, номбар кунед. Агар шумо ҷои зисти худро танҳо дар ягон муддати кӯтоҳ тарк карда бошед (камтар аз 1 сол), масалан, аз сабаби кори мавсимӣ, сурогаи хонаатонро дар тамоми ин давра номбар кунед. Лутфан, қушиш кунед, ки чизеро сарфи назар нақунед

Рақами ҷои зист: [Аз ҷои таваллудатон огоз намоед]	а) Оғоз и сол	б) Инти ҳоисо л	с) Минтақа (1) Хориҷи кишвар (2) Шаҳри Душанбе (3) ВМКБ (4) Вилояти Хатлон (5) Вилояти Суғд (6) Навоҳии тобеи марказ (99) Намедонам /Раддия	д) Навъи муҳит (1) Дар шаҳри калон (2) Дар шаҳри миёнаҳаҷм (3) Дар шаҳрак (4) Дар дехот
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Агар ягон суқунатгоҳҳои/ҷойи зист дар саволи Q603 дар хориҷа набошад → *Гузариш ба Қисми VII*

Агар яке ва ё бештар аз суқунатгоҳҳои зист дар саволи Q603 дар хориҷа бошад → *Гузариш ба Q604*

604. Барои чӣ Шумо ба хорича рафта будед? [Якчанд ҷавоб имконпазир аст]

- (1) Шумо дар Тоҷикистон ягон кор наёфтед
 - (2) Шумо дар Тоҷикистон кори мувофиқ наёфтед
 - (3) Шумо интизор доштед, ки дар хорича нисбати Тоҷикистон бештар пул кор мекунад
 - (4) Шумо даъватнома барои корро аз хорича гирифтед
 - (5) Корфармо Шуморо ба хорича фиристод
 - (6) Барои ҷустуҷӯи кор дар хорича
 - (7) Барои кӯмак ва ҳамроҳии аъзои оила дар хорича(вазифаи оилавӣ ё бизнеси оилавӣ)
 - (8) Шумо мехостед таҳсилотро дар хорича идома диҳед/ малакаи худро дар хорича такмил диҳед
 - (9) Бо сабабҳои сиёсӣ/мазҳабӣ/фарҳангӣ
- (99) Намедонам/Ҷавоб нест

605. Барои чӣ Шумо тасмим гирифтед, ки ба Тоҷикистон баргардед? [Якчанд ҷавоб имконпазир аст]

- (1) Шумо ҳоло дар руҳсатӣ ҳастед/ аз сабаби кори мавсимӣ истироҳатро дар Тоҷикистон мегузаронед. Баъдан Шумо ба хорича бармегардед
 - (2) Оила хост, ки Шумо баргардед (аз ҷумлаи тӯйи арӯсӣ дар хона)
 - (3) Шумо ба маблағи кофӣ пул кор кардед, то дар Тоҷикистон бароҳат зиндагӣ кунед
 - (4) Шумо дар хорича маблағи басандаи пул кор накардед
 - (5) Шумо дар хорича кори мувофиқ наёфтед
 - (6) Шумо ҷойи кор доштед \ умед кардед, ки дар Тоҷикистон кор пайдо менамояд
 - (7) Корфармо Шуморо бозхонд намуд (кор дар хорича ба охир расид)
 - (8) Шумо таҳсилро ба анҷом расонидед \ малакаи такмил ёфт
 - (9) Бо сабабҳои саломатӣ
 - (10) Бо сабабҳои сиёсӣ/мазҳабӣ/фарҳангӣ
 - (11) Шумо дар хорича худро мутобиқ карда натавонистед
 - (12) Шумо муҳоҷири ғайриқонунӣ будед ва имкони бештар буданро надоштед (аз ҷумла, депортатсия)
- (99) Намедонам/Раддия

Дин \Эътикод

701. Шумо пайрави кадом дин ҳастед?

- (1) Ислом → *Гузариш ба Q702*
- (2) Баптизм → *Гузариш ба Q702*
- (3) Масеҳи/Православӣ → *Гузариш ба Q702*
- (4) Буддизм → *Гузариш ба Q702*
- (5) Дигар динҳо → *Гузариш ба Q702*
- (6) Бе дин \Атеист → *Гузариш ба Q706*
- (99) Намедонам / Раддия → *Гузариш ба Q702*

Ин савол танҳо барои занони мусоҳиб аст:

702. Шумо ҳичоб мепушед?

- (1) Ҳа
- (2) Не
- (99) Намедонам/ Раддия

Ин савол ҳам барои занон ва ҳам барои мардони мусоҳиб аст:

703. Оё Шумо тарафдори ҳичобед?

- (1) Ҳа
- (2) Не
- (99) Намедонам / Раддия

704. Дин дар ҳаёти шахсии Шумо чӣ аҳамият дорад?

- (1) Хеле муҳим
- (2) Муҳим
- (3) То андозае муҳим
- (4) Каме муҳим
- (5) Комилан муҳим нест
- (99) Намедонам/ Раддия

705. Акнун ман чанде изҳоротҳоеро мехонам, то ин ки муайян гардад, ки оё Шумо ба онҳо мувофиқ\розӣ ҳастед ва ё не ...

	(1)Қотеъона мувофиқ	(2)Мувофиқ	(3)Бепар во	(4)Муво фиқ не	(5)Қотеъон а мувофиқ не	(99) Намедонам/ Раддия
а) Муҳим аст, ки таваллуди кӯдак мувофиқи маросими динӣ қайд гардад						
б)арои одамоне,ки дар САҲШ\ЗАГС издивоҷ менамоянд муҳим аст, ки ақди никоҳи диниро низ дошта бошанд						
с) Барои чаноза муҳим аст, ки он мувофиқи маросими динӣ анҷом ёбад						

АКИДАҲО БА НАҚШИ ГЕНДЕР/ЧИНС

706. Акнун ман баъзе баёнияҳоро мехонам ва мехоҳам фаҳмам, ки Шумо бо ин назарҳо розӣ ҳастед ё не...

	(1) Пурра розӣ	(2) Розӣ	(3) Бепарво	(4) Норозӣ	(5) Пурра норозӣ	(99) Намедонам / Раддия
а) Духтарон ба мактаб асосан барои он бояд раванд, ки то модари хуб ё зани хуб шаванд .						
б) Таҳсилоти донишгоҳӣ барои писарон муҳимтар аст назар ба духтарон.						
с) Занон ва духтарон барои берун аз хона кор кардан бояд аз саробони мардинаи худ (масалан, падар, бародар ё шавҳар) иҷоза гиранд.						
д) Мардон пешвоёни сиёсии беҳтар мешаванд, назар ба занон						
е) Мардон беҳтар аз уҳдаи сардорӣ соҳибкорӣ мебароянд, назар ба занон.						
ф) Барои зан карераи шавҳар бояд муҳимтар бошад, назар ба карераи худи ӯ.						
г) Зане, ки рӯзи пурраи корӣ дорад, модари хуб буда наметавонад						

707. Ба ақидаи Шумо, дар оила , кӣ бояд амалҳои зениро анҷом диҳад?

	(1) Бештар мард	(2) Бештар зан	(3) Ҳар ду якхел	(99) Намедонам/ Раддия
а) Пухту паз				
б) Пул кор кардан				
с) Тоza кардани хона				
д) Нигоҳубини кӯдакон				

Қисми VIII: Қаноатмандӣ ва саломатӣ

801. Шумо аз ҳаёти худ то кадом дараҷа қаноатманд ҳастед, бо назардошти тамоми ҷиҳатҳои он?

(1) Тамоман ғайриқаноат манд	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) Пурра қаноатманд	(99)Намедона м/ Раддия

802. Оё Шумо ягон мушкилии ҷисмонӣ/маъҷубӣ/ доред?

- (1) Ҳа
- (2) Не
- (99) Намедонам/ Раддия

803. Вазъияти саломатии худро чӣ тавр арзёбӣ менамудед?

- (1) Хело хуб
- (2) Хуб
- (3) Қаноатбахш
- (4) Заиф (Ғайриқаноатбахш)
- (5) Бад
- (99)Намедонам /Раддия

901. Миллати Шумо кадом аст?

- (1) Тоҷик
- (2) Узбек
- (3) Қирғиз
- (4) Рус
- (5) Украин
- (6) Тотор
- (7) Яҳудӣ (Бухорӣ/Ашкинозӣ)
- (8) Немис
- (9) Дигар (нишон диҳед) _____
- (99) Намедонам/Раддия

902. Шумо вазъи молиявии оилаатонро чи гуна тавсиф менамудед, вақте Шумо 15-сола будед?

- (1) Осудаҳол, давлатманд
- (2) Нисбатан осудаҳол
- (3) Атрофи миёнаи миллӣ
- (4) Нисбатан камбизоат
- (5) Камбизоат
- (99) Намедонам / Раддия

ПАДАР

➤ “Падар” парастори мардинаи қонунӣ буда, ҳамчунин волиди биологӣ, падархонд ё падарандар, ки Шумо кӯдакии то синни 15 солагии худро ҳамроҳи вай мегузаронед. Лутфан ба савол ҷавоб диҳед, ҳатто агар падар бо Шумо дар як хонавода то 15 солагиатон назиста бошад, магар дар ягон ҷои дигар.

903. Кадоме аз гуфтаҳои зерин аз ҳама бештар вазъи шуғли /кори падаратонро инъикос менамояд, ҳангоме ки Шумо 15 сола будед?

- Мусоҳибон бояд вазъи кориро тасниф намоянд, новобаста аз он, ки падар оё дар хориҷа кор мекард ва ё не.
- Корманди сабт ишуда\ расмӣ маънои онро дорад, ки андози даромад аз ҷониби корфармо ва ё корманд пардохта мешавад. Корманди сабт наишуда\ғайрирасмӣ маънои онро дорад, ки даромади корманд аз андоз холист.
- Барои тамоми шаклҳои категорияҳо\гурӯҳҳо муҳим нест, ки агар касе даромади пулии нақдӣ мегирад ва ё ғайри нақдӣ.
- Агар бештар аз як категория мувофиқ ояд, дар он сурат ҳамонero интихоб намоед, ки мусоҳиб аз ҳама муҳимтар меҳисобад.

- (1) Корманди расмӣ\ сабт гардида (кор ба шахси бегона, аммо на ба оилаи худ) → **Гузариш ба Q904**
- (2) Корманди ғайрирасмӣ/сабт нагардида (кор ба шахси бегона, аммо наба оилаи худ) → **Гузариш ба Q904**
- (3) Кор қардан ҳамчун корманд ё ёрдамчӣ дар бизнеси ғайри-кишоварзӣ/мағоза/нуқтаи савдои оилаи худ → **Гузариш ба Q904**
- (4) Кор қардан ҳамчун корманд ё ёрдамчӣ дар хочагии кишлоки(ферма, чорвопарварӣ) оилаи худ → **Гузариш ба Q904**
- (5) Корманд бо суратҳисоби худӣ/соҳибқори хусусӣ/кордеҳ (дар соҳаи кишоварзӣ ё ғайрикишоварзӣ) → **Гузариш ба Q904a**
- (6) Бекор (дастрас барои иҷрои кор ва дар ҷустуҷӯи кор) → **Гузариш ба Q905**
- (7) Ба корҳои хона машғул (аз ҷумла барои парастории кӯдакон, нигоҳубини дигар аъзои хонавода) → **Гузариш ба Q904b**
- (8) Аз сабаби имконияти маҳдуди ҷисмонӣ доштан ё беморӣ кор намекунам → **Гузариш ба Q904b**
- (9) Нафақахур → **Гузариш ба Q905**
- (10) Фавтида → **Гузариш ба Q906**
- (99) Намедонам / Раддия → **Гузариш ба Q905**

904. Фаъолияти асосии падари Шумо кадом буд, вақте ки Шумо 15-сола будед? (агар Q903=1, 2, 3 ё 4)→Корти 3-ро нишон диҳед

→Гузариш ба Q904b

904а. Намуди фаъолияти кори падари Шумо чӣ буд, вақте ки Шумо 15-сола будед? (агар Q903=5)

→Корти 6-ро нишон диҳед

904б. Дар давоми кудакӣ ва ё навҷавонии то синни 15-солагиатон падаратон дар хориҷи кишвар кор карда буд?

- (1) Не
- (2) Бале, то 1 сол
- (3) Бале, аз 1 сол зиёдтар ва аз 3 сол камтар
- (4) Бале, аз 3 сол зиёдтар ва аз 5 сол камтар
- (5) Бале, аз 5 сол зиёдтар ва аз 10 сол камтар
- (6) Бале, аз 10 сол зиёдтар
- (99) Намедонам /Раддия

905. Сатҳи баландтарини таҳсилоти падаратонро , вақте ки Шумо 15-сола будед, нишон диҳед?

- (1) Бе таҳсилоти расмӣ
- (2) Таҳсилоти умумии ибтидоӣ (Синфҳои 1-4)
- (3) Таҳсилоти умумии миёнаи нопурра (Синфҳои 5-9)
- (4) Таҳсилоти умумии миёнаи пурра (Синфҳои 10-11)
- (5) Таҳсилоти ибтидоии касбӣ (ПТУ) ё миёнаи касбӣ (Техникум)
- (6) Таҳсилоти олий (Донишгоҳ, Консерватория, Академия) ё Аспирантура, Докторантура
- (99) Намедонам / Раддия

МОДАР

➤ “Модар” парастори занонаи қонунӣ буда, ҳамчунин волиди биологӣ, модархонд ё модарандар, ки Шумо кӯдакии то синни 15 солагии худро аз ҳама бештар ҳамроҳи вай мегузаронед. Лутфан ба савол ҷавоб диҳед, ҳатто агар модар бо Шумо дар як хонавода то 15 солагиатон назиста бошад, магар дар ягон ҷои дигар.

906. Кадоме аз гуфтаҳои зерин аз ҳама бештар вазъи шуӯли/кори модаратонро, ҳангоме ки Шумо 15 сола будед, инъикос менамояд?

- Мусоҳибон бояд вазъи кориро тасниф намоянд, новобаста аз он, ки модар оё дар хориҷа кор мекард ва ё не.
- Корманди сабт шуда\ расмӣ маънои онро дорад, ки андози даромад аз ҷониби корфармо ва ё корманд пардохта мешавад. Корманди сабт нашуда\ғайрирасмӣ маънои онро дорад, ки даромади корманд аз андоз холист.
- Барои тамоми шаклҳои категорияҳо\гурӯҳҳо муҳим нест, ки агар касе даромади пулии нақдӣ мегирад ва ё ғайри нақдӣ.
- Агар бештар аз як гурӯҳ дархости интихоб намояд ва мусоҳиб онро аз ҳама муҳим арзёбӣ намуд.

(1) Корманди расмӣ\ сабт гардида (кор ба шахси бегона, аммо на ба оилаи худ) → **Гузариш ба Q907**

(2) Корманди ғайрирасмӣ/сабт нагардида (кор ба шахси бегона, аммо на ба оилаи худ) → **Гузариш ба Q907**

(3) Кор қардан ҳамчун корманд ё ёрдамчӣ дар бизнеси ғайри-кишоварзӣ/мағоза/нуқтаи савдои оилаи худ → **Гузариш ба Q Q907**

(4) Кор қардан ҳамчун корманд ё ёрдамчӣ дар хоҷагии кишлоки(ферма,чорвопарварӣ) оилаи худ → **Гузариш ба Q Q907**

(5) Корманд бо суратҳисоби худӣ/соҳибкори хусусӣ/кордеҳ (дар соҳаи кишоварзӣ ё ғайрикишоварзӣ) → **Гузариш ба Q907a**

(6) Бекор (дастрас барои иҷрои кор ва дар ҷустуҷӯи кор) → **Гузариш ба Q907b**

(7) Ба корҳои хона машғул (аз ҷумла барои парастории кӯдакон, нигоҳубини дигар аъзои хонавода) → **Гузариш ба Q907b**

(8) Аз сабаби имконияти маҳдуди ҷисмонӣ доштан ё беморӣ кор намекунам → **Гузариш ба Q908**

(9) Нафақахур → **Гузариш ба Q908**

(10) Фавтида → **Гузариш ба Q909**

(99) Намедонам / Раддия → **Гузариш ба Q908**

907. Фаъолияти асосии модари Шумо кадом буд, вақте ки Шумо 15-сола будед? (агар Q906=1, 2, 3 ё 4) → Корти 3-ро нишон диҳед

→ **Гузариш ба Q907b**

907a. Намуди фаъолияти кори модари Шумо чӣ буд, вақте ки Шумо 15-сола будед? (агар Q906=5)

→ **Корти 6-ро нишон диҳед**

907b. Дар давоми кудакӣ ва ё навҷавонии то синни 15-солагиатон модаратон дар хориҷи кишвар кор карда буд?

(1) Бале, то 1 сол

(2) Бале, аз 1 сол зиёдтар ва аз 3 сол камтар

(3) Бале, аз 3 сол зиёдтар ва аз 5 сол камтар

(4) Бале, аз 5 сол зиёдтар ва аз 10 сол камтар

(5) Бале, аз 10 сол зиёдтар

(6) Не

(99) Намедонам / Раддия

908. Сатҳи баландтарини таҳсилоти модаратонро , вақте ки Шумо 15-сола будед, нишон диҳед?

- (1) Бе таҳсилоти расмӣ
- (2) Таҳсилоти умумии ибтидоӣ (Синфҳои 1-4)
- (3) Таҳсилоти умумии миёнаи нопурра (Синфҳои 5-9)
- (4) Таҳсилоти умумии миёнаи пурра (Синфҳои 10-11)
- (5) Таҳсилоти ибтидоии касбӣ (ПТУ) ё миёнаи касбӣ (Техникум)
- (6) Таҳсилоти олий (Донишгоҳ, Консерватория, Академия) ё Аспирантура, Докторантура
- (99) Намедонам / Раддия

БАРОДАРУ ХОҲАРОН

909. Шумо ҳамагӣ чанд бародару хоҳар доштед, вақте ки Шумо 15 сола будед? Чанд нафари онҳо ҳамсол ва калонтар аз Шумо буданд?

- Бар иловаи бародарони худӣ, ўғай, бародархонд/ хоҳарони худӣ, ўғай, хоҳархонд, ки одатан ҳамроҳи Шумо то 15 солагиатон дар як хонавода зиндагӣ кардаанд. Ҳамчунин бародарон \хоҳаронатонро илова намоед, ки ҳамроҳи Шумо дар ҳамон хонавода аксари давраи кӯдакии худро (то 15 солагиатон) гузарониданд, аммо пасон фавтидаанд ва ё аллакай хонаводаро тарк намудаанд, ҳангоме ки Шумо 15 сол доштед
- “0”нависед, агар ягон нафар бародар надошта бошед ва “0”нависед, агар ягон нафар хоҳар надошта бошед.

_____ бародарҳо, аз ҷумла _____ ҳамсоли ман (дугоник)ё калонтар аз ман буданд

_____ хоҳарҳо, аз ҷумла _____ ҳамсоли ман (дугоник) ё калонтар аз ман буданд

Карточка 0: Сфера обучения**Образование**

(14) Педагогика и педагогическое образование

Гуманитария и искусство

(21) Искусство

(22) Гуманитарные науки

Общественные науки, предпринимательство и права

(31) Науки о человеческом социуме и человеческом поведении (экономика, психология, политология)

(32) Журналистика и информация

(34) Бизнес и управление

(38) Право

Наука

(42) Науки о жизни

(44) Естествознание

(46) Математика и статистика

(48) Компьютер

Проектирование/инженерия, производство, строительство

(52) Инженерия и инженерные профессии

(54) Производство и переработка

(58) Архитектура и строительство

Сельское хозяйство

(62) Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство

(64) Ветеринария

Здоровье и благополучие

(72) Здоровье

(76) Социальная сфера

Услуги

(81) Бытовые услуги

(84) Транспортные услуги

(85) Защита окружающей среды

(86) Охранные услуги

(99) Не знаю / Отказ

Корти 0: Бахши омӯзиш**Таҳсилот**

(14) Омӯзгорӣ ва таҳсилоти омӯзгорӣ

Гуманитария ва Санъат

(21) Санъат

(22) Илмҳои гуманитарӣ

Илмҳои ҷомеашиносӣ, соҳибкорӣ ва ҳуқуқ

(31) Илмҳои оид ба ҷомеаи инсон ва муомила (иктисодиёт, раёнашиносӣ, сиёсатшиносӣ ва ғ.)

(32) Рӯзноманигорӣ ва иттилоот

(34) Бизнес/ соҳибкорӣ ва корбарӣ

(38) Ҳуқуқ

Илмҳои табиатшиносӣ

(42) Илмҳои доир ба ҳаёт

(44) Илмҳои табиатшиносӣ

(46) Риёзӣ ва омор

(48) Компютерҳо

Лоихақашӣ, таҳия ва сохтмон

(52) Инженерӣ ва касабаи инженерӣ

(54) Тавлидот (Таҳия) ва коркард

(58) Меъморӣ ва сохтмон

Ҳочагии қишлоқ (Зироат \қишоварзӣ)

(62) Ҳочагии қишлоқ, ҷангалпарварӣ ва моҳипарварӣ

(64) Байторӣ

Тандурустӣ ва некӯаҳволӣ

(72) Тандурустӣ

(76) Хизматрасонии иҷтимоӣ

Хизматрасониҳо

(81) Хизматрасониҳои маишӣ

(84) Хизматрасониҳои транспортӣ

(85) Ҳимояи муҳити зист

(86) Ҳимояи амниятӣ

(99) Намедонам / Раддия

Карточка 1: Статус активности

- (1) Формальный / зарегистрированный работник (работает на кого-то еще, но не на свою семью)
- (2) Неофициальный / незарегистрированный сотрудник (работает на кого-то еще, но не на свою семью)
- (3) Работа в качестве работника или помощника в несельскохозяйственном бизнесе / киоске / магазине / принадлежащем своей семье
- (4) Работа в качестве работника или помощника в сельском хозяйстве / скотоводстве, принадлежащем собственной семье
- (5) Работник имеющий собственный счет / самозанятый / работодатель (в сельском хозяйстве или несельскохозяйственном секторе)
- (6) Безработный (ищущий работу)
- (7) Занимался домашними обязанностями (в том числе по уходу за детьми, уходу за другими членами семьи)
- (8) Военная служба
- (9) не может работать из-за постоянной инвалидности или болезни
- (99) Не знаю/ Отказ

- Зарегистрированный /формальный работник означает, что подоходный налог платят либо за счет работодателя или работника. Незарегистрированный / неформальный работник означает, что доход работника не облагается налогом.
- Для всех типов категорий не имеет значения, если кто-то получает денежный или неденежный доход.
- Если применима более чем одна категория, то выберите наиболее важную для респондента категорию.

Карточка 2: Форма контракта

- (1) Нет письменного контракта на работу (только устное соглашение)
- (2) Письменный контракт на работу на неопределенный срок (работа на неопределенный срок)
- (3) Письменный контракт на работу на ограниченный срок (временный контракт)
- (4) Письменный контракт на работу для сезонного соглашения
- (99) Не знаю / Отказ

Корти 1: Мақоми ғайолият

- (1) Корманди расмӣ\ сабт гардида (кор ба шахси бегона, аммо на ба нафъи оилаи худ)
- (2) Корманди ғайрирасмӣ/сабт нагардида (кор ба шахси бегона, аммо на ба нафъи оилаи худ)
- (3) Кор кардан ҳамчун корманд ё ёрдамчӣ дар бизнеси ғайри-кишоварзии оилаи худ, дар дӯкон/мағоза
- (4) Кор кардан ҳамчун корманд ё ёрдамчӣ дар хочагии кишлоқи(ферма,чорвопарварӣ) оилаи худ
- (5) Корманд бо суратҳисоби худӣ/соҳибкори хусусӣ/кордеҳ (дар соҳаи кишоварзӣ ё ғайрикишоварзӣ)
- (6) Бекор (барои иҷрои кор тайёр аст ва дар ҷустуҷӯи кор аст)
- (7) Ба корҳои хона машғул аст (аз ҷумла, парастории кудакон, нигоҳубини дигар аъзои оила)
- (8) Хизмати низомӣ\ҳарбӣ
- (9) Корношоам ба иллати маъҷубии ҳамешагӣ ва маризӣ
- (99) Намедонам/ Раддия

- Корманди сабт шуда\ расмӣ маънои онро дорад, ки андози даромад аз ҷониби корфармо ва ё корманд пардохта мешавад. Корманди сабт нашуда\ғайрирасмӣ маънои онро дорад, ки даромади корманд аз андоз холист.
- Барои тамоми шаклҳои категорияҳо\гурӯҳҳо муҳим нест, ки агар касе даромади пулиш нақдӣ мегирад ва ё ғайри нақдӣ.
- Агар бештар аз як категория мувофиқ ояд, дар он сурат ҳамонero интиҳоб намоед, ки мусоҳиб аз ҳама муҳимтар меҳисобад.

Корти 2: Навъи шартнома \қарордод

- (1) Шартномаи хаттии меҳнатӣ мавҷуд нест (фақат қарордоди шифохӣ \дахонӣ ҳаст)
- (2) Шартномаи хаттии меҳнатӣ ба мӯҳлати номаҳдуд (машғулият ба мӯҳлати номуайян)
- (3) Шартномаи хаттии меҳнатии дорои мӯҳлати муайян (қарордоди муваққатӣ)
- (4) Шартномаи хаттии меҳнатӣ барои қарордоди мавсимӣ
- (99) Намедонам/ Раддия

Карточка 3: Род занятий**100. Законодатели, старшие должностные лица и руководители**

110. Законодатели, старшие должностные лица и руководители

111. Законодатели и старшие должностные лица правительства

114. Старшие должностные лица специальных заинтересованных/влиятельных организаций

120. Корпоративные менеджеры

121. Директора и руководители

122. Производственные и операционные менеджеры

123. Другие специализированные менеджеры

130. Руководители малых предприятий

131. Руководители малых предприятий

200. Профессионалы**210 Специалисты по физическим, математическим и инженерным наукам**

211 Специалисты по физики, химии и родственным профессиям

212 Специалисты по математики, статистике и родственным профессиям

213 Специалисты по компьютерным технологиям

214 Архитекторы, Инженеры – и подобные

220. Специалисты в социальной области и области здравоохранения

221 Специалисты по социальным наукам

222 Специалисты в области здравоохранения (кроме ухода за больными)

223 Специалисты акушерского и сестринского дела

230. Обучение специалистов

231 Специалисты преподаватели колледжа, университета, высшего образования

232 Специалисты преподаватели общего среднего образования

233 Специалисты преподаватели начального и дошкольного образования

234 Специалисты преподаватели специального образования

235 Другие специалисты в области обучения

240 Другие специалисты

241 Бизнес-специалисты

242 Юридические специалисты, правоведаы

243 Архивисты, библиотекари и связанные с ними специалисты информационной области

244 Общественные науки и соответствующие специалисты

245 Писатели и творческие люди или артисты

246 Религиозные специалисты

247 Административные специалисты коммунальных/бытовых служб

300 Техники и вспомогательный персонал

310 Вспомогательный персонал в области технических и инженерных наук

311 Техники физических и инженерных наук

312 Вспомогательные компьютерные специалисты

313 Операторы оптического и электронного оборудования

314 Техники и контролёры судов и летательных аппаратов

315 Инспекторы по безопасности и качеству

Корти 3: Навъи Фаъолият (Машғулият)**100. Қонунбаророн, мансабдорони калон ва мудирон**

110. Қонунбаророн, мансабдорони калон ва мудирон

111. Қонунбаророн ва мансабдорони калони ҳукумат

114. Мансабдорони калони ташкилотҳои махсуси ҳавасманд/ бонуфуз

120. Мудирони иттиҳодия

121 Директорон ва директорони генералӣ

122. Мудирони тавлидот ва амалиётҳо

123. Дигар мудирони мутахассис

130 Мудирони соҳибқорӣи хурд

131 Мудирони соҳибқорӣи хурд

200. Мутахассисон**210 Мутахассисони илмҳои физикӣ, риёзӣ ва инженерӣ**

211 Мутахассисони вобаста ба физика, кимиё

212 Мутахассисони вобаста ба риёзӣ, омор

213 Мутахассисони технологияи компютерӣ

214 Мутахассисони меъморӣ, инженерон ва монанди онҳо

220 Мутахассисони соҳаи иҷтимоӣ ва баҳши саломатӣ/ тандурустӣ

221 Мутахассисони соҳаи илми иҷтимоӣ

222 Мутахассисони баҳши саломатӣ (ғайр аз парасторӣ)

223 Мутахассисони парасторӣ ва дояғӣ (момодояғӣ)

230 Таҳсилоти мутахассисони омӯзгор

231 Мутахассисони омӯзгори коллеҷ, донишгоҳ, таҳсилоти олий

232 Мутахассисони омӯзгори маълумоти миёнаи ҳамагонӣ

233 Мутахассисони омӯзгори таҳсилоти ибтидоӣ ва томактабӣ

234 Мутахассисони омӯзгори таҳсилоти махсус

235 Мутахассисони дигари омӯзгорӣ

240 Мутахассисони дигар

241 Мутахассисони бизнес\ соҳибқорӣ

242 Мутахассисони ҳуқуқ, ҳуқуқшиносон

243 Мутахассисони архив, китобдорӣ, ва вобаста ба иттилоот

244 Илми ҷомеашиносӣ ва мутахассисони мучовир

245 Нависандаҳо ва ҳунармандони эҷодӣ ва ё иҷрокунандагон

246 Ходимони\ мутахассисони динӣ

247 Мутахассисони маъмурии хизмати маишӣ

300 Техникҳо ва мутахассисони ёрирасон

310 Мутахассисони ёрирасони илмҳои техникӣ ва инженерӣ

311 Техникҳои илмҳои физикӣ ва инженерӣ

312 Мутахассисони ёрирасони компютерӣ

313 Операторони таҷҳизотҳои оптикӣ ва электронӣ

314 Техникҳо и назоратчиёни киштиҳо ва дастгоҳҳои парвозӣ

315 Назоратчиёни бехатарӣ ва сифат

320 – Специалисты в области наук, связанных с жизнью и здоровьем (со средним профессиональным образованием)

- 321 – специалисты в области наук, связанных с жизнью
- 322 – специалисты в области здоровья (кроме медицинского ухода)
- 323 – специалисты по медицинскому уходу и акушерству
- 330 – Специалисты в области обучения**
- 331 – помощник специалиста начальных классов
- 332 – помощник специалиста дошкольного воспитания
- 333 – помощник учителя специальных видов обучения
- 334 – Другие помощники специальных видов обучения
- 340 Другие помощники специалиста в области обучения**
- 341 – помощники специалистов по финансовой и снабженческой деятельности
- 342 – Специалисты в профессиональной, финансовой сферах (брокеры)
- 343 – Помощники специалистов администрации
- 344 –Вспомогательный персонал в сфере таможни, налогообложения связанные с правительством
- 345 – Инспекторы полиции и детективы
- 346 – Помощники специалиста по социальной работе
- 347 – Вспомогательный персонал в области артистического искусства, развлечения и спорта
- 348- Вспомогательный персонал в области религии

400 Клерки

410 Офисные служащие

- 411- секретари и канцелярские служащие, работающие за клавиатурой
- 412служащие, работающие с числовой информацией
- 413служащие, ведущие учет материалов, служащие на транспорте
- 414библиотечные, почтовые и подобные им служащие
- 419 Другие офисные служащие
- 420 Служащие, занятые обслуживанием заказчиков**
- 421 – кассиры, кассиры в банке и подобные служащие
- 422 – служащие, связанные с информационным обслуживанием клиентов

500 Работники сферы услуг , работники магазинов и рынков

510Работники индивидуальных и защитных служб

- 511 –сопровождающие в передвижениях и подобные работники
- 512 – работники по ведению домашнего хозяйства и обслуживанию общепита
- 513 – работники, оказывающие индивидуальную помощь
- 514 – другие работники, оказывающие индивидуальные услуги
- 515 – астрологи, предсказатели будущего и подобные работники
- 516 – работники защитных служб
- 520 Продавцы, модели и демонстраторы товара**
- 521 – манекенщицы и другие модели
- 522 – продавцы магазинов и демонстраторы
- 320 Мутахассисони бахши илм дар бораи ҳаёт ва саломатӣ (бо маълумоти мутавассити касбӣ)**
- 321 Мутахассисони бахши илм дар бораи ҳаёт

322 Мутахассисони бахши тандурустӣ (ғайр аз парасторӣ)

323 Мутахассисони бахши парасторӣ ва дояғӣ (момодояғӣ)

330 Мутахассисони бахши омӯзгорӣ

- 331 Ёвари мутахассиси бахши таҳсилоти ибтидоӣ
- 332 Ёвари мутахассиси бахши таҳсилоти томактабӣ
- 333 Ёвари муаллими намудҳои махсуси ихтисоси омӯзгорӣ
- 334 Дигар ёварони намудҳои махсуси омӯзгорӣ

340 Дигар ёварони мутахассис дар бахши омӯзгорӣ

- 341 Ёварони мутахассисони бахши фаъолияти молиявӣ ва таъминот
- 342 Мутахассисон дар бахшҳои касбӣ ва молиявӣ брокерӣ (даллолӣ)
- 343 Ёварони мутахассисони маъмури
- 344 Мутахассиси ёрирасони бахши гумрук, андозситонии вобаста ба ҳукумат
- 345 Назоратчиёни политсия ва коршиносон(кошифон)
- 346 Ёварони мутахассиси бахши корҳои иҷтимоӣ
- 347 Мутахассиси ёрирасон дар бахши ҳунари, вақтхушӣ ва варзишӣ
- 348 Мутахассиси ёрирасон дар бахши динӣ

400_Маъмурон / корбарон

410 Маъмурони идора

- 411 Котибон ва маъмурони идора, ки бо клавиатура сару кордоранд
- 412 Кормандони бо иттилоъи рақамӣ сару кор дошта
- 413 Кормандоне, ки ба сабти маводҳо, бахши нақлиёт сару кор дошта
- 414 Кормандони бахши китобдорӣ, почта ва монанди онҳо
- 419 Кормандони дигари идораҳо

420 Кормандони машғули хизмати муштарӣ

- 421 Хазинадорон (кассирҳо) дар бонк ва монанди онҳо
- 422 Кормандони вобаста ба хизматрасонии иттилоотии муштарён

500 Кормандони бахши хизмат ва коргарони дӯкониҳо ва бозорҳо

510 Коргарони хизмати инфиродӣ ва ҳифз

- 511 Кормандони ёвари сайёҳӣ ва монанди онҳо
- 512 Кормандони хоҷагиҳои манзилӣ ва хизматчиёни таъмини ҳуроки умумӣ
- 513 Кормандони хизмати инфиродӣ
- 514 Дигар кормандони хизмати инфиродӣ
- 515 Астрологҳо, пешгуикунандаҳо ва кормандони монанди онҳо
- 516 Кормандони хизмати муҳофизат

520 Фурушандаҳо, моделҳо ва намоишгарони молҳо

- 521 Манекенҳо ва дигар моделҳо
- 522 Фурушандаҳои мағозаҳо ва намоишгарон

600 Квалифицированные работники сельского, лесного хозяйства и рыбоводства

- 610 – Ориентированные на рынок квалифицированные работники сельского, лесного хозяйства и рыболовства
- 611 – ориентированные на рынок садовники
- 612 – ориентированные на рынок производители животной продукции и родственные им работники
- 613 – ориентированные на рынок производители зерновой и животноводческой продукции

614 – работники лесного хозяйства и подобные им
615 – работники рыболовного хозяйства, охотники, использующие ружья и охотники, ставящие капканы

700 Ремесленники и работники родственных профессий

710 – Рабочие, занятые в добывающих и строительных отраслях

711 – шахтеры, подрывники, разработчики и резчики по камню

712 – работники строительных и родственных им отраслей

713 – мастера отделочных строительных работ

714 – маляры, чистильщики строительных сооружений и работники подобных профессий

720 – Рабочие металлургических, машиностроительных и родственных отраслей

721 – рабочие по изготовлению металлических литейных форм, сварщики, прокатчики, работники по подготовке строительных металлических конструкций

722 – кузнецы, изготовители инструментов и работники родственных профессий

723 – механики и слесари-монтажники механического оборудования

724 – механики и слесари-монтажники электрического и электронного оборудования

730 – Рабочие, связанные с точными измерениями, ремесленники, печатники и рабочие подобных профессий

731 – работающие с приборами точного измерения

732 – гончары, стеклодувы и работники подобных профессий

733 – ремесленники, работающие по дереву, ткани, коже и родственными материалам

734 – рабочие печатного дела

740 – Рабочие других ремесел и родственных им профессий

741- рабочие, занятые переработкой продовольствия

742 – деревообработчики, столяры-краснодеревщики

743 – работающие с тканями, одеждой и работники подобных профессий

744 – работающие со шкурами, кожей и профессии, связанные с изготовлением обуви

800 Машины и машинные операторы и сборщики

810 – Постоянно работающие на оборудовании и операторы машин, механизмов

811 – операторы оборудования горной и обрабатывающей промышленности

812 – операторы металлообрабатывающего оборудования

813 – операторы оборудования по стеклу, керамике

814 – операторы деревообрабатывающего

оборудования и оборудования по производству бумаги

600 Кормандони баландихтисоси хочагии қишлоқ (кишоварзӣ), чангал парварӣ ва моҳипарварӣ

610 Кормандони баландихтисоси тичоратии

кишоварзӣ, хочагии чангал ва моҳипарварӣ

611 Боғбонони тичоратӣ

612 Чорвопарварварон ва кормандони ба он вобастаи тавлидоти маҳсулоти чорвои тичоратӣ

613 Кормандони тавлидоти тичоратии маҳсулоти зироаткори ва чорвопарварӣ

614 Кормандони чангалбонӣ ва вобаста ба он

615 Кормандони моҳипарварӣ, шикорчиёни бо ярок ва домгузорон

700 Ҳунармандон ва кормандони ихтисосашон мучовир

710 Кормандони шуғлашон дар соҳаҳои сохтмон ва истихроҷ

711 Кӯҳканон (шахтерон), тарконандагон - саперон, сангрезон, кандакорон

712 Кормандони сохтмон ва соҳаҳои ба он вобаста

713 Устоҳои пардоздихандаи биноҳои сохтмонӣ

714 Рангмолон, фаррошони бинои иморат ва коргарони марбут ба он

720 Коргарони соҳаҳои фузулот (металл), мошинолот ва вобаста ба он

721 Қолибгарони метал, кафшергарон, оҳангари метал, оmodасози қолиби металӣ, ва коргарони вобаста ба он

722 Оҳангарон, устои асбобуолотсоз ва коргарони вобаста ба он

723 Механикҳои мошинолоти механикӣ ва васлгарҳо\челонгарҳо

724 Механикҳои асбобҳои барқӣ ва электронӣ ва васлгарҳо\челонгарҳо

730 Коргарони андозаҳои дақиқ, ҳунармандон, ноширон ва кормандони вобаста ба он

731 Кормандони фаъолияташон бо таҷҳизотҳои дақиқ вобаста

732 Кулолгарон, шишагарон ва кормандони вобаста ба он

733 Коргарони ҳунарманд бо чӯб (дуредгар), мато, чарм ва моводҳои дигари вобаста ба он

734 Кормандони ҳунари чопӣ ва ноширон

740 Кормандони дигар ҳунар ва вобаста ба он вобаста

741 Кормандони саноати коркарди хӯроқа

742 Кормандони коркарди чӯб, чӯби сурх

743 Кормандони нассоҷӣ, либос\ пӯшок ва коргарони вобаста ба он

744 Кормандони коркарди пӯст, чарм ва коргарони тавлидоти пойафзол

800 Операторони мошин ва насбгарони мошин

810 Операторони доимии насби дастгоҳҳои саноатӣ, дастгоҳҳо ва марбут ба он

811 Операторҳои насби дастгоҳҳои истихроҷи кӯҳӣ ва коркарди саноатӣ

812 Операторони дастгоҳҳои металгудозӣ ва коркарди метал

813 Операторони насби маводҳои шишагӣ ва сафолӣ

814 Операторон оид ба коркарди маводи чӯбӣ ва қоғазӣ

815 – операторы химикоперерабатывающего оборудования
816 – операторы энергопроизводящего оборудования
817 – операторы автоматических сборочных конвейеров

820 – Операторы и монтажники станков

821 – операторы станков, выпускающих металлические и каменные изделия
822 – операторы станков, выпускающих химические изделия
823 – операторы станков, выпускающих резиновые и пластмассовые изделия
824 – операторы станков, выпускающих изделия из дерева
825 – операторы печатных, переплетных станков и станков, выпускающих бумажные изделия
826 – операторы станков, выпускающих изделия из ткани, меха и кожи
827 – операторы станков, производящих продукты питания и подобные им изделия
828 – монтажники
829 – операторы и монтажники другого оборудования

830 – Водители и операторы подвижной техники

831 – водители локомотивов и родственные им работники
832 – водители автомобильных транспортных средств
833 – операторы подвижной сельскохозяйственной и другой техники
834 – экипажи корабельных палуб и родственные им работники

900 Элементарные занятия/неквалифицированные рабочие всех отраслей

910 – Работники простых профессий по распродаже и предоставлению услуг

911 – уличные торговцы, продающие товар вразнос

912 – чистильщики обуви и представители других простых профессий, предоставляющих услуги на улице

913 – помощники по дому, уборщики и прачки

914 – работники, осуществляющие уход за зданиями, мойщики окон и подобные им чистильщики

915 – курьеры, носильщики, швейцары и подобные работники

916 – уборщики мусора и родственные им неквалифицированные рабочие

920 – Неквалифицированные рабочие сельского, лесного хозяйства, рыболовства

921 – неквалифицированные рабочие сельского, лесного хозяйства, рыболовства

930 – Неквалифицированные рабочие горной, обрабатывающей промышленности, строительства, на транспорте

931 – неквалифицированные рабочие горной промышленности и строительства

932 – неквалифицированные рабочие обрабатывающей промышленности

933 – неквалифицированные рабочие транспорта и занимающиеся перевозкой груза

(999) Незнаю / Отказ

815 Операторон оид ба коркарди маводҳои кимиёӣ

816 Операторон оид тавлиди иктидор ва марбут ба он

817 Операторони роботҳои саноатӣ

820 Операторон ва насбгарони мошинҳо

821 Операторони (насбгарони) техникии маводҳои металлӣ ва минералҳо

822 Операторони мошинҳои маводҳои кимиёӣ

823 Операторони мошинҳои маҳсулоти резинӣ ва пластикӣ

824 Операторони мошинҳои истеҳсоли маводҳои ҷӯбӣ

825 Операторони мошинҳо оид ба истеҳсоли маводҳо аз қоғаз, картон, чопӣ ва саҳифабандӣ

826 Операторони мошинҳои истеҳсоли матоғӣ, пашмӣ ва чармӣ

827 Операторони мошинҳои истеҳсоли хурока ва монанди он

828 Насбгарон

829 Операторони дигари мошинҳо ва дастгоҳҳои саноатӣ

830 Ронандагон ва операторони мошинҳои (дастгоҳҳои) мутаҳаррик

831 Ронандагони локомотивҳои мутаҳаррик ва коргарони марбут ба он

832 Ронандагони автомобилҳои сабукрав

833 Операторони мошинҳои мутаҳаррики хоҷагии қишлоқ ва дигари марбута

834 Дастаи саҳни қиштии ва коргарони марбути он

900 Машғулиятҳои оддӣ / кормандони ғайри хирфавии тамоми соҳаҳо

910 Фурӯш ва хизматрасониҳо машғулиятҳои оддӣ

911 Фурӯшандаҳои сари роҳ ва кормандони ба он марбута

912 Пардозгари пойафзол ва дигар хизматрасониҳои сари роҳии оддӣ

913 Марбут ба хизматгорон, ёварони хоҷагӣ, фаррошон ва чомашӯён

914 Нигаҳдорони иморат, фаррошони тирезаҳо ва марбут ба он

915 Қосидон (курерон), дарбонҳо, ҳаммолон ва дигар кормандон ба он монанд

916 Ҷамъоварандаҳои партов ва марбут ба он коргарон

920 Кормандони ғайрихирфавии хоҷагиҳои қишлоқ ва ҷангал, моҳипарварӣ ва моҳидорӣ

921 Кормандони ғайрихирфавии хоҷагиҳои қишлоқ ва ҷангал, моҳипарварӣ ва моҳидорӣ

930 Кормандони ғайрихирфавӣ дар саноати коркарди кӯҳӣ, сохтмон, коркарди саноатӣ ва нақлиёт

931 Кормандони ғайрихирфавии машғул дар саноати истихроҷи кӯҳӣ ва сохтмон

932 Кормандони ғайрихирфавӣ дар саноати коркард / 933 Кормандони ғайрихирфавии машғул дар нақлиёт ва боркашӣ

Карточка 4: Промышленность

(1) Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

- ✓ Сельское хозяйство, охота и связанные с этим услуги
- ✓ Лесное хозяйство, лесозаготовки и связанные с этим услуги

(2) Рыболовство

- ✓ Рыбалка, деятельность рыбопитомников и рыбных ферм; услуги, связанные с рыболовством

(3) Добыча полезных ископаемых

- ✓ Добыча угля и лигнита; добыча торфа
- ✓ Добыча сырой нефти и природного газа; услуги, связанные с добычей нефти и газа, за исключением добычи межеванию
- ✓ Добыча урановой и ториевой руд
- ✓ Добыча металлических руд
- ✓ Прочие отрасли горнодобывающей промышленности и разработки карьеров

(4) Производство

- ✓ Производство пищевых продуктов и напитков
- ✓ Производство табачных изделий
- ✓ Производство текстильных изделий
- ✓ Производство одежды; выделка и крашение меха
- ✓ Дубление и выделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-седельных и обуви
- ✓ Производство древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения
- ✓ Производство целлюлозы, бумаги и бумажной продукции
- ✓ издательство, печать и тиражирование записанных носителей информации
- ✓ Производство кокса, нефтепродуктов и ядерного топлива
- ✓ Производство химических веществ и химических продуктов
- ✓ Производство резиновых и пластмассовых изделий
- ✓ Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
- ✓ Производство основных металлов
- ✓ Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
- ✓ Производство машин и оборудования
- ✓ Производство офисного оборудования и вычислительной техники
- ✓ Производство электрических машин и оборудования
- ✓ Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи оборудования и аппаратуры
- ✓ Производство медицинских приборов, точных и оптических инструментов, часов
- ✓ Производство прочего транспортного оборудования
- ✓ Производство мебели; производство

Корти 4: Саноат

(1) Хочагии кишлоқ, шикор ва чагалпарварӣ

- ✓ Хочагии кишлоқ, шикор ва вобаста ба он фаъолиятҳо
- ✓ Чагалпарварӣ, таҳияи чӯбу тахта ва вобаста баон фаъолиятҳо

(2) Моҳидорӣ

- ✓ Моҳидорӣ, фаъолияти ҳавзаҳои моҳипарварӣ ва фермаҳои моҳӣ; фаъолиятҳои вобаста ба моҳидорӣ

(3) Саноати коркарди кӯҳӣ ва истихроҷи он

- ✓ Истихроҷи ангишт ва зуғоли санг (лигнит), истихроҷи зуғоли норас (торф)
- ✓ Истихроҷи нафти хом ва гази табиӣ; фаъолиятҳои вобаста ба истихроҷи нафту газ, ба ғайр аз корҳо ҷустуҷӯӣ
- ✓ Истихроҷи маъданҳои уран ва тори
- ✓ Истихроҷи маъданҳои фулузӣ (металҳо)
- ✓ Дигар соҳаҳои коркарди саноати кӯҳӣ ва ва истихроҷи конҳо

(4) Коркарди саноатӣ

- ✓ Тавлиди маводи хӯрока ва нӯшокӣ
- ✓ Тавлиди маводи тамоку
- ✓ Тавлиди молҳои матогӣ
- ✓ Истеҳсоли сару либос; коркард ва рангубори пашм
- ✓ Чармгарӣ ва коркарди чарм; истеҳсоли чомадонҳо, сумкаҳо, зинҳо ва пойафзол /
- ✓ Истеҳсоли чубу тахта ва маводҳои чӯбӣ ва пӯк, ғайр аз мебел; истеҳсоли маводҳо аз коҳ ва бофтаниҳо
- ✓ Истеҳсоли коғаз маводҳо аз коғаз
- ✓ Табӯ нашр, саноати табӯ нашр ва азнавба табърасонии сабтҳо
- ✓ Истеҳсоли кокс, маводҳои нафтӣ ва маоди сӯхти ҳастай
- ✓ Истеҳсоли маводҳои кимиё ва маҳсулоти кимиёӣ
- ✓ Истеҳсоли маҳсулоти резинӣ ва пластикӣ
- ✓ Истеҳсоли дигар маводҳои ғайри фулузии минералӣ
- ✓ Саноати металлургӣ
- ✓ Саноати коркарди метал (фулуз), ғайр аз истеҳсоли мошин ва таҷҳизот
- ✓ Истеҳсоли мошин ва таҷҳизот
- ✓ Истеҳсоли таҷҳизоти идора (офис) ва компютерҳо
- ✓ Истеҳсоли мошинҳои барқӣ ва дастгоҳҳо
- ✓ Истеҳсоли радио, телевизион, таҷҳизоти иттилоотӣ ва дастгоҳҳо
- ✓ Истеҳсоли асбобҳои тиббӣ, даққиқ и оптикӣ, соатҳо
- ✓ Истеҳсоли автомобилҳо, присепҳо ва нимприсепҳо
- ✓ Истеҳсоли дигар таҷҳизоти нақлиётӣ
- ✓ Партовтозакунӣ

(5) Электроэнергия, газ и водоснабжение

- ✓ Электричество, газ, пар и горячее водоснабжение
- ✓ Сбор, очистка и распределение воды

(6) Строительство

- ✓ Строительство

(7) Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов

- ✓ Продажа, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; розничная продажа автомобильного топлива
- ✓ Оптовая торговля и торговля через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
- ✓ Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов

(8) Гостиницы и рестораны

- ✓ Гостиницы и рестораны

(9) Транспорт, складское хозяйство и связь

- ✓ Наземный транспорт; транспортирование по трубопроводам
- ✓ Водный транспорт
- ✓ Воздушный транспорт
- ✓ Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность; Деятельность туристических агентств
- ✓ Почта и телекоммуникации

(10) Финансовое посредничество

- ✓ Финансовое посредничество, кроме страхования и пенсионного обеспечения
- ✓ Страхование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования
- ✓ Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества

(11) Недвижимость, аренда и коммерческая деятельность

- ✓ Операции с недвижимостью
- ✓ Аренда машин и оборудования без оператора и личного потребления и бытовых товаров
- ✓ Компьютерные и смежные виды деятельности
- ✓ Исследования и разработки
- ✓ Прочие виды деятельности

(12) Государственное управление и оборона; социальное обеспечение

- ✓ Государственное управление и оборона; социальное обеспечение

(13) Образование

- ✓ Образование

(14) Здоровье и социальная работа

- ✓ Здоровье и социальная работа

(15) Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги

- ✓ Канализация и удаление отходов, санитарная обработка и аналогичные услуги
- ✓ Деятельность организации членства
- ✓ отдых, культурные и спортивные мероприятия
- ✓ Предоставление прочих видов услуг

(16) Частные домохозяйства с наемными служащими

- ✓ Частные домохозяйства с наёмными служащими

(17) Экстерриториальные организации и органы

- ✓ Экстерриториальные организации и органы

99) Не знаю/ Отказ

(5) Барк, газ ва таъмини об

- ✓ Барк, газ, буғ ва таъмини оби гарм
- ✓ Чамъоварӣ, поксоӣ ва таксими об

(6) Сохтмон

- ✓ Сохтмон

(7) Савдои кӯтара ва чакана; таъмири автомобилҳо ва мотосиклҳо молҳои шахсӣ ва хонаводаҳо

- ✓ Фурӯш, хизматрасонии техникӣ ва таъмири автомобилҳо ва мотосиклҳо; фурӯши чаканаи маводи сӯхт барои воситаҳои нақлиёти
- ✓ Савдои кӯтара ва тичорати комиссияӣ, ба ғайр аз савдои автомобилҳо в мотосиклҳо
- ✓ Савдои чакана, ба ғайр аз тичорати автомобилҳо ва мотосиклҳо; таъмири молҳои маишӣ ва молҳои мавриди истифодаи шахсӣ ва хонаводагӣ

(8) Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо

- ✓ Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо

(9) Нақлиёт, захирасозӣ дар анбор ва алоқа

- ✓ Нақлиёти заминӣ; ҳамлу нақл ба воситаи хатти лӯла
- ✓ Нақлиёти обӣ
- ✓ Нақлиёти ҳавоӣ
- ✓ Фаъолиятҳои нақлиётӣ ёрирасон ва мададрасон
- ✓ Фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ
- ✓ Почта ва теле алоқа

(10) Миёнчигарии молиявӣ

- ✓ Миёнчигарии молиявӣ, ғайр аз маблағгузории суғурта ва нафақа
- ✓ Маблағгузории суғурта ва нафақа, ғайр аз суғуртаи хатмии иҷтимоӣ
- ✓ Корҳои ёрирасон дар соҳаи миёнаравии молиявӣ

(11) Фаъолият бо моли ғайри манқул, иҷора и тичорат

- ✓ Фаъолият бо моли ғайри манқул
- ✓ Иҷораи мошин ва таҷҳизот бидуни оператор ва кирои молҳои маишӣ ва мавриди истифодаи шахсӣ
- ✓ Компютер ва фаъолиятҳои ба он марбут
- ✓ Тадқиқот ва пешрафт
- ✓ Дигар фаъолиятҳои тичоратӣ

(12) Идораи давлатӣ ва дифоъ; суғуртаи хатмии иҷтимоӣ

- ✓ Идораи давлатӣ ва дифоъ; суғуртаи хатмии иҷтимоӣ

(13) Таҳсилот

- ✓ Таҳсилот

(14) Тандурустӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ

- ✓ Тандурустӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ

(15) Дигар фаъолиятҳои хизматрасонии маишӣ, иҷтимоӣ ва шахсӣ

- ✓ Канализатсия ва рафӣи партовҳо, беҳдошти ва дигар фаъолиятҳои марбут ба он
- ✓ Фаъолияти аъзои созмон
- ✓ Фаъолиятҳо дар баҳши ташкили истироҳат ва вақтхушӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ
- ✓ Дигар намудҳои хизматрасониҳо

(16) Фаъолияти хонаводаҳои шахсӣ ба сифати кордиханда

- ✓ Фаъолияти хонаводаҳои шахсӣ

(17) Созмонҳо ва ниҳодҳои бурунмарзӣ

(99) Намедонам/ Раддия

Карточка 5: Способы нахождения/поиска работы

- (1) Вы поместили объявление о работе на онлайн порталы, в газеты или журналы и получили консультацию и один из них ответил
- (2) Незапрашиваемые приложения, т.е. вы подали заявление на работу непосредственно в компании / предприятия / НПО или кооперативы, хотя они не рекламируют работу
- (3) Вы использовали личные связи (родственники, знакомые, друзья)
- (4) Вы связались с сетями трудовой миграции
- (5) Вы сдавали тест, подав на конкурс по приему на службу в государственном секторе
- (6) Вы связались с Государственным агентством занятости
- (7) Вы связались с частным агентством занятости
- (99) Не знаю / Отказ

Карточка 6: Типы работы

- (1) фермер / владелец дехканского хозяйства
- (2) самозанятый ремесленник
- (3) владелец магазина / мелкие торговцы / уличный продавец
- (4) профессионалы (юристы, консультанты и врачи)
- (5) менеджер / владелец компании / организации
- (99) Не знаю/Отказ

Карточка 7: Финансирование бизнеса

- (1) Я получил бизнес у моего отца / матери / других родственников
- (2) Деньги от родственников или друзей
- (3) Собственные сбережения/продаётся недвижимость
- (4) Кредит от микрофинансовых организаций (в том числе кооперативы, выплаты жалованья кредиты)
- (5) Кредит от банка
- (6) Кредит от неофициального финансового оператора (ростовщик, коллектор, партнер)
- (7) Займ / помощь со стороны правительственного учреждения
- (8) Займ / помощь от НПО, донорского проекта и т.д.
- (9) Никакие деньги были не нужны, чтобы начать свой бизнес
- (99) Не знаю/Отказ

Корти 5: Роҳҳои пайдо кардани кор/ ҷустуҷӯи кор

- (1) Шумо дар онлайн порталҳо, рӯзномаҳо ва ё маҷаллаҳо эълонҳо дар хусуси кор сабт намудед ва ё машварат гирифтед ва ё ба он ҷавоб додед
- (2) Дархости нохонда, яъне Шумо дархост ба кори худро бевосита ба ширкат/муассиса/ СҶД/ ва ё кооператив бидуни эълони онҳо дар бораи ҷои кори ҳолӣ пешниҳод намудед
- (3) Шумо робитаҳои шахсии худро истифода намудед (хешу табор, шиносон, дӯстон)
- (4) Шумо бо шабакаи муҳоҷирати меҳнатӣ дар алоқа шудед
- (5) Шумо тест супоридед/ Шумо дар конкурс оид ба интиҳоб дар баҳши давлатӣ ширкат намудед
- (6) Шумо бо Агентии давлатии шуғл дар алоқа шудед
- (7) Шумо ба агентии шахсии шуғл дар алоқа шудед
- (99) Намедонам \ Раддия

Корти 6: Намуди кор

- (1) зироаткор \ соҳиби хочагии дехқонӣ
- (2) хунарманди соҳиби кори худ
- (3) дӯкандор\ тоҷири хурд\ тоҷири сари роҳ
- (4) соҳибқасб (хуқуқшинос, мушовирон ва духтурҳо)
- (5) менечер, роҳбар (соҳиби ширкат /муассиса)
- (99) Намедонам \ Раддия

Корти 7: Маблағгузорию бизнес\ соҳибқорӣ

- (1) Ман бизнес\ соҳибқориро аз падар \ модар\ дигар хешу табори худ гирифтаам
- (2) Пул\маблағ аз оила ва дӯстон
- (3) Пасандози худӣ \ аз ғуруши дорой
- (4) Қарз аз муассисаҳои молиявии хурд (аз ҷумла, кооперативҳо, қарзҳои пардохти маош)
- (5) Қарз аз банк
- (6) Қарз аз оператори молиявии ғайрирасмӣ (судхӯр, иҷорадеҳи пул, шарик)
- (7) Қарз\кӯмак аз муассисаи ҳуқуматӣ
- (8) Қарз\ кӯмак аз СҶД, донори (маблағгузори) лоиҳа ва ғ.
- (9) Ҳеч гуна маблағ барои оғози бизнеси Шумо лозим набуд
- (99) Намедонам \ Раддия